



USAID
АЗ МАРДУМИ АМРИКО

Лоиҳаи
таълими босифат USAID (QLP)



**Вазорати маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили
иҳтисос ва бозомӯзии кормандони
маориф**

Таълими математика дар синфҳои ибтидой

**Дастури таълим барои курсҳои такмили иҳтисоси муаллимони
синфҳои ибтидой**

Душанбе – 2010

Дастури таълими мазкур аз рӯи таълим ва омӯзиши интерактивӣ бо дастгирии мардуми Амрико ба воситаи Агентии ИМА оид ба рушди байнамилалӣ (USAID) таҳия ва нашр гардид. Мундариҷаи дастури мазкур дар доираи Creative Associates International (CAI) ва лоиҳаи USAID – оид ба таълими босифат (QLP) баррасӣ шудааст ва муҳим нест, ки мавқеи USAID ва Ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро инъикос намояд.

Мураттибон: **Эрматова У.С., Зоолишоева Б.Ф., Зиёев М. Н., Олимова Ф.К., Алиев А.Б.**,

Зери назари:

Лутфуллоев М.- академики Академияи таҳсилоти Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Каримов З.- муаллими калони кафедраи таҳсилоти ибтидой ва томактабии ДҶТИБҚМ

Мухаррир: **Камолиддинов Баҳридин**, доктори илмҳои филологӣ, профессор

Дар дастур муҳим будани роҳу усулҳои инкишоф додани малакаҳои ҳисоббарорӣ, мантиқан фикр кардан, эҷодкории хонандагон дар замони ҳозира, сабабҳо ва тарзҳои ҳамгирии байнифаний мазмуну мундариҷаи таълим нишон дода шудааст.

Инчунин дар дастур вазифаҳое баррасӣ мешаванд, ки ба зиммаи омӯзгорони мактаб оид ба такмили методикаи таълиму тарбия дар асоси нишондодҳои ҳуҷҷатҳои меъёри гузашта шудаанд.

Дастури таълим барои истифода дар такмили ихтисоси муаллимони макотиби олию миёна, инчунин барои худомӯзӣ пешбинӣ шудааст. Он барои аспирантон ва донишҷӯёни ихтисосҳои педагогӣ муфид аст.

Мундарича

№	Мавзӯъ	Мақсадҳои мушаххас: То анҷоми омӯзиш иштирокчиён метавонанд:	Миқдори соат
1.	Таълими чор амали арифметикӣ, тартиби иҷрои амалҳо ва ҳамгироии байнифаниӣ	<ul style="list-style-type: none"> Хусусиятҳои чор амали арифметикиро шарҳ диханд Бо яке аз мақсади таълими стандарти таҳсилоти ибтидой оид ба чор амали арифметикӣ нишондиҳанд ва фаъолиятҳоро омода намоянд. Фаъолияти кор бо чӯбчаҳо ва доирачаҳо оид ба чор амали арифметикӣ амалан иҷро намоянд. Тарзи дурусти ҳалли ифодаҳои бисёрамаларо муайян намоянд. Барои хонандагони ба ғалатҳо роҳ дода, меъёрҳо тартиб дода, арзёбӣ намоянд. Мақсади ҳамгироии байнифаниро муайян намоянд. 	6
2.	Таълими муодилаҳо	<ul style="list-style-type: none"> Мақсадҳои таълимии стандарти фанни математикаро доир ба ҳалли муодилаҳои якамала ва дуамаларо номбар кунанд. Бо яке аз мақсади таълими стандарт барои муодила нишондиҳанд ва фаъолиятҳоро омода намоянд. Тарзи дурусти ҳалли муодилаҳоро муайян намоянд. Доир ба ҳалли муодилаҳои якамала ва дуамала ба ғалатҳои роҳдода меъёрҳо тартиб дода арзёбӣ намоянд. 	4
3.	Таълими маводи геометриӣ	<ul style="list-style-type: none"> Бо яке аз мақсади таълими стандарт оид ба маводи геометриӣ нишондиҳанд ва фаъолиятҳоро омода намоянд. Аҳамияти таълими маводи геометриро шарҳ диханд Аз ашёҳои гуногун (чӯбча, картон, сангчаҳо) шаклҳои геометриро созанд ва тағйир диханд. Аз маводи геометриӣ тасвирҳо тартиб диханд (танграм) Роҳу усулҳои арзёбии ташаккули тасаввуроти геометриро истифода баранд. 	4
4.	Таълими бузургихо	<ul style="list-style-type: none"> Бузургиҳоеро, ки дар синфҳои ибтидой омӯхта мешаванд муайян кунанд. Роҳҳои гуногуни таълими бузургихоро пешниҳод намоянд. Аз рӯйи масъалаҳои ҳаётӣ доир ба бузургихо масъалаҳо тартиб дода тавонанд. Роҳу усулҳои арзёбиро дар таълими бузургихо истифода баранд. 	4
5	Таълими масъалаҳо	<ul style="list-style-type: none"> Душвориҳоро дар ҳалли масъалаҳо муайян намоянд Аҳамияти таълими масъаларо дар синфҳои ибтидой шарҳ диханд; Навъҳои гуногуни масъалаҳоро хонда, фаъолиятҳои амалиро пешниҳод кунанд ва роҳҳои тадрис ва аҳамияти онро муаррифӣ намоянд; Роҳу усулҳои арзёбиро дар таълими масъалаҳо истифода баранд. 	6

Сарсухан

Мазмуни асосии таҳсилоти математикий

Мазмуни курси математикаи мактабӣ ва мавқеи он дар системаи фанҳои дигари дар мактаб омӯхташаванд асосҳои илми математикаро ташкил медиҳад, ки дар соҳтор ва инкишофи фарҳанги умумибашарӣ мақоми хоса дошта, асоси фаъолияти инсонро барои такомули хеш ва амалияи ў ташкил медиҳанд. Ду тамоили умумии зарурати таҳсилоти математикиро қайд бояд кард: амалӣ, ки ба татбиқи маводи барои фаъолияти пурсамари инсон зарур ва маънавӣ, ки ба тафаккури инсон, ба донистани методи муайянни донишандузӣ ва тағиیرпазирии олам - методи математикий асос ёфтааст.

Моҳияти амалии математика дар он аст, ки мавзӯи омӯзиши он соҳторҳои асосии (фундаменталии) ҳастӣ буда, шаклҳои фазоӣ ва муносибатҳои миқдориро таҳлилу тадқиқ мекунад. Онҳо аз таҷрибаи инсон, то мураккабтарин соҳторҳое мебошанд, ки ба ғояҳои илмию технологӣ вобастаанд.

Бе донишҳои мушахҳаси математикий фаҳмиши принсипҳои соҳтор ва истифодаи техникаи мусосир, идроқи донишҳои илмӣ, фаҳмиш ва шарҳи аҳбори иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ душвор мегардад ва фаъолияти амалии ҳамарӯзai инсон натиҷаи зарурӣ намедиҳад.

Математикаи мактаби ибтидой ҷузъи таркибии математикаи умумӣ буда, аз маҷмӯи мағҳумҳо, қонунҳо, назарияҳои чудогона иборат аст.

Таълими математика бояд ба ҷараёни азбаркунии донишҳои математикий мусоидат кунад. Тахассусҳое ҳастанд, ки эҳтиёҷашон ба маълумоти математикий хеле зиёданд (физика, химия, техника, информатика, биология, психология, иқтисодӣ, тиҷорат, молия ва бисёр соҳаҳои дигар), бинобар ин доираи хонандагоне, ки барояшон дурнамои математика воситаи интиҳоби касб мегардад, васеъ мешавад.

Инкишофи тасаввуроти дуруст дар бораи табииати математика, моҳият ва пайдоиши абстраксияҳои математикий, муносибати байни воқеият ва таҳайюлот, ҳарактери инъикоси ҳодиса ва равандҳо ба воситаи фанни математика ба ташаккули ҷаҳонбинии илмии хонандагон мусоидат мекунад.

Дар ҷараёни фаъолияти математикий (аз ҷумла, фаъолияти математикии хонандагони синҷҳои ибтидой) ба ҳазинаи усулҳо ва методҳои тафаккури инсон бо тарзи табиӣ, индуksия ва дедуксия, ҷамъбаст ва мушахҳасгардонӣ, анализ ва синтез, тасниф ва системабандӣ, абстраксия, аналогия доҳил мегарданд. Математика дар ташаккули алгоритмонӣ мавқеи асосӣ дорад, он маҳорати мувоғики алгоритми додашуда соҳтани алгоритми навро тарбия мекунад, ки унсурҳои асосиаш дар мактаби ибтидой шакл мегиранд ва инкишофт мейбанд.

Дар қатори забони табиӣ дар ҳамбастагӣ истифода бурдани забони математикий бо дигар забонҳо имкон медиҳанд, ки дар хонандагон фаҳмиши амиқ, сарфакорӣ, нутқи иттилоотӣ инкишофт дода шуда, маҳорати бо воситаҳои забонӣ (рамзӣ, графикӣ ва ғ.) муҳокимаронии дуруст ташаккул дода шавад.

Вазифаи муҳими курси математикаи мактаби таҳсилоти ибтидой инкишофт додани тафаккури мантиқии хонандагон дурнамо ва асоси маърифати политехникии онҳо мебошад. Шиносой бо таърихи бою рангини математика, бо намояндагони машҳури бунёди ин фан, таърихи қушодани ихтирооти бузург ҳазинаи маънавии илмию таърихии мактабиёнро бой мегардонад ва математикаро ҳамчун ҷузъи таркибии фарҳанги умумибашарӣ муаррифӣ мекунад.

Мақсади таълими математика дар мактаби ибтидой

Мақсади умумии таълими ин фан дар мактаби таҳсилоти ибтидой (харчанд, ҷунин мақсадҳо хоси дигар шакли мактабҳо низ ба шумор мераванд):

- ташаккули шахсияти кӯдак ба воситаи мазмуни курси математика, ташаккули фаъолияти идрок ва коммуникативӣ, инчунин тайёри ба мустақилона азбар намудани дониш, меҳнат, фарҳанг ва таърихи чомеа;
- инкишофи тарзи тафаккури математикӣ, сифатҳои маънавӣ ва инсонии талабагон;
- тайёрии ҳаматарафаи хонандагон барои давом додани таҳсил дар мактаби асосӣ ва истифодаи донишҳои математикӣ дар ҳаёт;
- фароригирии донишҳои мушаххаси математикӣ, ки дар фаъолияти амалӣ татбиқ мейёбанд, барои омӯзиши фанҳои дигари таълимӣ ва таҳсили давомнок зарур мешаванд;
- инкишофи маърифати хонандагон, ташаккули сифатҳои беҳтарини тафаккур, ки тавассути фаъолияти математикӣ низ амалӣ мегарданд, барои фаъолияти комил дар чомеа заруранд;
- ташаккули тасаввурот оид ба ғояҳо ва методҳои математика, дар бораи математика ҳамчун шакли тасвир ва методи дарки ҳастӣ;
- ташаккули тасаввурот дар бораи математика ҳамчун қисми таркибии фарҳанги умумибашарӣ, фаҳмиши моҳияти математика барои инкишофи чомеаи инсонӣ.

Аз Стандарти таҳсилоти ибтидой (Душанбе - 2009)

Дӯсти арҷманد ва ҳамкасби азиз!

Дастуре, ки ба Шумо пешниҳод мешавад, дар асоси таҷрибаи омӯзгорони пешқадами кишварамон ва дастовардҳои пешрафтаи маорифи ҷаҳонӣ мураттаб гардидааст.

Дастури мазкур дар асоси асноди меъёрии ҳуқуқии соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла:

- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»;
- Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
- Стандартҳои давлатии таҳсилот;
- Стандарти таҳсилоти ибтидой (соли 2009);
- Барномаи таълими математика дар синфҳои ибтидой;
- Барномаи курси такмили ихтисоси омӯзгорони синфҳои ибтидой (соли 2010)

Дастур барои муаллимони синфҳои ибтидиоии мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ таҳия шудааст. Умедворем, ки аз ин мавод баҳра мебардоред.

1. Таълими чор амали арифметикӣ, тартиби ичрои амалҳо ва ҳамгирии байнифаний.

Қадами 1. Ба расмҳо нигоҳ карда гӯед, ки доир ба ин аломатҳо чиҳо медонед? Бо рафиқатон маслиҳат карда, фикри худро ба дигарон муаррифӣ намоед.



Қадами 2. Хонед ва гӯед, ки ин ба мақсадҳо хонандагон чӣ тавр ноил мегарданд?

- Ададҳоро чамъ ва тарҳ карда тавонанд.
- Аз даҳӣ нагузашта ададҳоро чамъ ва тарҳ карда тавонанд. Қимати ифодаҳо бо як ва ду амалро ёфта хонанд ва навишта тавонанд.
- Ба адад чамъ ва аз адад тарҳ кардани 0-ро тавонанд.
- Якчанд воҳид зиёд ва кам кардани ададҳоро тавонанд.
- Номи ҷузъҳои амали чамъ (чамъшавандаҳо, ҳосили чамъ ё сумма) ва тарҳ (тарҳшаванда, тарҳкунанда, ҳосили тарҳ ё фарқ)-ро номбар кунанд.
- Қонуни ҷойивазкунии чамъшавандаҳоро гуфта тавонанд.
- Ададҳои дурақамаро бо якрақама чамъ карда тавонанд.
- Ададҳои дурақамаро бо якрақама чамъ карда тавонанд.
- Ададҳоро 1 воҳид зиёд ва кам карда тавонанд.
- Ададҳои якрақамае, ки адади дурақама ҳосил мекунанд, шифоҳӣ чамъ ва тарҳ карда тавонанд.
- Ададҳоро 2-той, 5-той, 10-той зиёд ва кам карда тавонанд.
- Қимати ифодаҳои ададиро ёфта тавонанд.
- Даҳиҳои яклухтро чамъ ва тарҳ карда тавонанд.
- Ифодаҳои қавсдор ва беқавсро ҳал кунанд.
- Мавқеи қавсро дар ифодаҳо муайян кунанд.
- Ба ададҳои дурақама ададҳои яклухтро чамъ карда тавонанд.
- Аз ададҳои яклухт ададҳои дурақамаро тарҳ кунанд.
- Аз даҳӣ гузашта адади дурақамаро ба адади якрақама чамъ карда тавонанд.
- Чамъ ва тарҳи хаттиро ичро кунанд ва санчиш гузаронанд.
- Фарки ададҳоро муқоиса кунанд.
- Аз даҳӣ гузашта адади якрақамаро аз адади дурақама тарҳ карда тавонанд.
- Аз даҳӣ гузашта ададҳои дурақамаро чамъ кунанд
- Ададҳоро ба воҳид, даҳӣ ва садӣ чудо карда тавонанд.
- Аломати зарб ва номи ададҳоро дар амали зарб гӯянд. Қимати зарб ва амали зарбро ичро карда тавонанд.
- Ҷойи зарбшавандаҳоро иваз карда муқоиса кунанд.
- Ба 0 ададро зарб ва 0-ро ба адад зарб карда тавонанд.

- Тартиби ичрои амалхоро дар зарб гуфта, амалан ичро карда тавонанд. Зарбро санҷанд.
- Ба разряди садиҳо ва номи садиҳои яклухт чудо кардани ададҳоро тавонанд. Ҷамъ ва тарҳи садиҳои яклухтро гуфта, навишта тавонанд.
- Аз даҳӣ гузашта ҷамъ ва тарҳ кардани ададҳои серақамаро хонда, навишта ва ҳал карда тавонанд.
- Калкуляторро барои ҷамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода бурда тавонанд
- Ададҳоро якчанд маротиба кам ва зиёд карда тавонанд
- Амалҳои дараҷаи якум ва дуюмро фарқ кунанд.
- Ададҳои яклухтро ҷамъ ва тарҳ карда метавонанд.
- Ададҳоро дар доираи 10 000 ҷамъ ва тарҳи шифоҳӣ кунанд.
- Аз рӯйи ҳисса адад ва аз рӯйи адад ҳиссаро ёфта, ададҳои касриро навишта тавонанд
- Адади яклухтро ба адади яқрақама зарб ва тақсим карда тавонанд.
- Адади яклухтро ба адади яклухт зарб ва тақсим карда тавонанд.
- Тақсими бақиядорро ичро карда тавонанд.
- Адади дурақамаро ба адади яқрақама зарб ва тақсим карда тавонанд.
- Адади дурақамаро ба адади дурақама тақсим карда тавонанд.
- Зарб ва тақсими хаттиро гуфта, ичро карда тавонанд.
- Адади дурақамаро ба адади дурақама зарб карда тавонанд.
- Амалҳои арифметикӣ дар доираи 100 000-ро ичро карда тавонанд.
- Қонунҳои ҷойивазкуниро гуфта тавонанд.
- Ададҳои бисёррақамаро ба адади яқрақама зарб карда тавонанд.
- Адади бисёррақамаро ба адади яқрақама тақсим карда тавонанд.
- Ададро ба ададҳои бо нол тамомшаванд зараб карда тавонанд
- Ададро ба ададҳои бо нол тамомшаванд тақсим карда тавонанд.
- Алоқамандии байни ҳамзарбҳо ва ҳосили зарбро муайян кунанд.
- Алоқамандии байни тақсимшаванд, тақсимкунанда ва ҳосили тақсимро муайян кунанд.
- Ададро ба ададҳои дурақама ва серақама зарб карда тавонанд.
- Ададҳоро ба ададҳои дурақама ва серақама тақсим карда тавонанд.
- Ҷамъ ва тарҳи хаттиро дар доираи 1 000 000 ичро карда тавонанд. Ҷамъ ва тарҳро дар доираи миллион санҷида тавонанд.

Қадами 3. Намунаи татбиқи як талаботи барнома доир ба ҷор амали арифметикӣ зарб ва тақсим

Хонанда ба ин мақсад дар ҳолате ноил мегардад, ки ба маънояш сарфаҳм рафта, фаъолиятҳои зеринро ичро кунад:

Фаъолиятҳои тавсияшаванд	
1.	Якчанд адади якхеларо ҷамъ карда тавонад: кор бо ҷӯбчаҳо, доирача барои кори амалий доир ба ҷамъ кардани ҷамъшавандаҳои якхела
2.	Амали ҷамъро ба зарб иваз карда тавонад: Ҳангоми ичрои амалҳо ба саволҳо ҷавоб дода тавонад: Ҷанд доирача доштед? Дар ҳар як доирача ҷандтогӣ ҷӯбча доред?
3.	Номи компонентҳои амали ҷамъ ва зарбро гуфта тавонад: Амалҳои ичрокардаро шарҳ диҳад: дар доираҷаи якум ҷор ҷӯбча - ин ҷамъшавандай якум аст....
4.	Мағҳуми «маротиба зиёд» «маротиба кам»-ро шарҳ дода тавонад: Матни масъаларо хонда, мағҳумҳои маротиба зиёд, камро шарҳ медиҳад ва ифода тартиб медиҳад.


(Ба замима нигаред)

Қадами 4. Кор дар гурӯҳҳо.

Масъала: Яке аз талаботи барномаро интихоб кунед ва дар асоси намунаи боло барои таълими чор амали арифметикий фаъолиятро тахия созед.

Қадами 5. Кори амалӣ. Кор дар гурӯҳҳо. Кор бо доирача ва ҷӯбчаҳо.

Масъала: Яке аз ин шаклҳоро интихоб намоед. Онро дар варақи қалон тасвир кунед. Дар рӯйи доирачаҳои холӣ миқдори ҷӯбчаҳоро бо ҳисоби баробар тавре гузоред, ки ҷамъи онҳо ба адади нишондодашуда баробар шавад. Пас аз он ин ададҳоро нависед.



Қадами 6. Саволҳо барои муҳокима.

- ☺ Ин фаъолиятро дар қадом мавзӯъ ва бо қадом мақсад амалӣ кардан мумкин аст?
- ☺ Хонандагон аз ин фаъолият қадом дониш, малака ва мағҳумро пайдо мекунанд?

Қадами 7. Кори гурӯҳӣ. Яке аз ин фаъолиятҳо (а-ғ)-ро интихоб намуда, барои гурӯҳи қалон ба тарзи амалӣ муаррифӣ намоед. Ҳангоми муаррифии фаъолиятҳо бо иштирокчиён ҳамчун хонанда муносибат карданро фаромӯш накунед. Тасаввур кунед, ки шумо дар дарсхонаи худ бо хонандагонатон ин фаъолиятро гузаронида истодаед. Меъёрҳо барои муаррифии фаъолиятҳо:

- ☺ Муҳоҳида ва назорат кардан ҳангоми иҷрои фаъолият;
- ☺ Хонандагонро рӯхбаланд кардан;
- ☺ Аз хонандагон ҳоҳиш намудани он, ки ҳар як амали иҷро кардашонро шарҳ диханд;
- ☺ Ба хонандае, ки аз иҷрои ягон амал ақиб мемонанд, дикқат додан;
- ☺ Ба хонандагон имконияти бештари суханронӣ додан;

а) ба намуна нигоҳ карда дар секунчаҳои холӣ рақамҳои мувофиқро гузоред.


	+		=	
	+		=	
	+		=	
	+		=	
	+		=	
	+		=	

Махзани асрор

Дар боби омӯзиши


ададҳо доир ба таркиби ададҳо (аз 2 то 10) ба ташкили корҳои амалӣ диққати ҷиддӣ додан зарур аст (монанди «5-то чӯбча гузоред, онҳоро ба 4 чӯбча ва 1 чӯбча ҷудо кунед, 4 ва 1 ҷанд мешавад?», ба 3 ва 2 ҷудо кунед, 3 ва 2 ҷанд мешавад? Ду бор дутогӣ чӯбча гузоред. Адади 5-ро аз қадом ададҳо ҳосил кардем?» ва гайра) (Барнома, саҳ. 110).

б) ду ракаме, ки фарқашон ба 7 баробар аст, пайдо карда, бо тирча нишон дихед ва ба дафтаратон нависед.





в) муайян кунед, ки ҳар қадоми тугмаҳаҳо ҷандтогӣ сӯроҳ доранд. Тугмаҳаҳо, ки сӯроҳҳои якхела доранд, муайян кунед. Онҳоро ба намуди


суммаи ададҳои якхела нависед. Суммаи ададҳои якхеларо ба тарзи ҳосили зарб нависед. Масалан: $2+2+2=6$; $2\times 3=6$



г) дар даврачаҳои холӣ ракамҳои мувофиқ гузоред.



г) ба чойи аломатҳои савол ракамҳои мувофиқ гузоред.



Қадами 8. Кори гурӯҳӣ. Оид ба чор амали арифметикий худатон фаъолиятҳо тартиб дихед ва онро ба дигарон муаррифӣ намоед.

Қадами 10. Тартиби ичрои амалҳо. Кори дунафарӣ. $4562 - 61 \cdot 5 + 965 : 5$.
Ифодаи зеринро хонандагон бо якчанд тарз ҳал намуданд. Мушоҳида намоед ва муайян кунед, ки тарзи ҳалли қадоме аз ин ифодаҳо дуруст аст?

Хонандай якум:

$4562 - 61 \cdot 5 + 965 : 5 = 7272$ $\begin{array}{r} 1) 965 \\ \times 61 \\ \hline 59170 \end{array}$	$2) 965 \begin{array}{r} 5 \\ \\ 193 \end{array}$	$3) 59170 \begin{array}{r} 5 \\ \\ 17834 \\ -41 \\ \hline -17 \\ -15 \\ \hline -20 \\ -20 \\ \hline 0 \end{array}$	$4) 4562 \begin{array}{r} 71834 \\ -4562 \\ \hline 71834 \\ -71834 \\ \hline 0 \end{array}$
--	---	--	---

Хонандай дуюм:

$4562 - 61 \cdot 5 + 965 : 5 = 4064$ $\begin{array}{r} 1) 61 \\ \times 5 \\ \hline 305 \end{array}$	$2) 965 \begin{array}{r} 5 \\ \\ 193 \end{array}$	$3) 305 \begin{array}{r} 193 \\ -193 \\ \hline 0 \end{array}$	$4) 4562 \begin{array}{r} 498 \\ -4562 \\ \hline 4064 \end{array}$
--	---	---	--

Хонандай сеюм:

$4562 - 61 \cdot 5 + 965 : 5 = 4450$ $\begin{array}{r} 1) 61 \\ \times 5 \\ \hline 305 \end{array}$	$2) 965 \begin{array}{r} 5 \\ \\ 193 \end{array}$	$3) 4562 \begin{array}{r} 305 \\ -4562 \\ \hline 4257 \end{array}$	$4) 4257 \begin{array}{r} 193 \\ -193 \\ \hline 0 \end{array}$
--	---	--	--

Қадами 11. Саволҳо барои муҳокима:

- ☺ Ба фикри шумо, хонандагон ба чӣ гуна ғалатҳо роҳ доданд?
- ☺ Қадоме аз ин хонандагон ифодаро нодуруст ҳал кардааст?
- ☺ Сабабҳои ба ғалат роҳ додани хонандагонро муайян кунед ва барои ислоҳи ин ғалатҳо меъёрҳо пешниҳод намоед.

Қадами 12. Кори гурӯхӣ. Меъёрҳои зеринро риоя намуда, ифодаҳоро ҳал намоед: **Ифодаҳо барои гурӯхҳо:**

Гурӯхи 1. $59135+104784:6$; **Гурӯхи 3.** $(925+75):200\times 9-45$;

Гурӯхи 4. $120\times 3-60+80:4$; **Гурӯхи 2.** $(31970-365\times 50):32$;

Аввал амалҳои доҳили қавс ичро карда шавад.

Сипас амалҳои зарб ва тақсим (кадоме пештар бошад) ичро карда шавад.

Баъд амалҳои ҷамъ ва тарҳ (кадоме пештар бошад) ичро карда шавад.

Қадами 13. Ҳамгирий дар дарси математика. Мақсад аз ҳамгирии фанни математика бо фанҳои дигар дар чист?

Махзани асрор

Маҳз дар зинаи аввали таълим самаранокии ҳамгирии фанҳо ба тариқи тому яклухт зиёдтар аст, зоро талабаи синфи ибтидой олами атрофро дар маҷмӯъ қабул менамояд ва барои ў набояд сарҳадҳо дар миёни фанҳо бошад. Таълими ҳамгири мактаббачаро ба ташаккули фикр кардан бо мағҳумҳо ва хусусиятҳои умумиилмӣ водор карда, ҷаҳонбиниаш вассеъ шуда, малакаҳояш инкишоф мёбанд. Дар таълими ҳамгири алоқамандии кисматҳои як фанни алоҳида, мавзӯъҳои фанҳои равияи гуманитарӣ (масалан, таъриху адабиёт), равияи табиӣ – риёй (таълими меҳнат ва математика), мавзӯъҳои фанҳои гуногунравия (таъриху табиатшиносӣ) омӯхта мешаванд.

Қадами 14. Кори гурӯхӣ. Ба расм нигаред ва аз рӯйи он ҳикояе тартиб дихед, ки мазмунан ба меъёрҳои тартиби иҷрои амалҳо мувофиқ бошад.





Рӯзе хирсак меҳост ба хонаи дӯсташ меҳмон шавад. Аммо дар роҳ ба мушкилиҳо рӯ ба рӯ шуд. Ба фикри шумо, ўбояд бо қадом роҳ равад ба хонаи дӯсташ мерасад? Биёд ба хирсак ёрӣ мерасонем.

Расм ва ифодаҳои мувофиқро бо тирча нишон дихед. Расмҳоро ранг қунед.



$3+2$



$2+2$



$3+3$



$4+3$



$5+1$



Қадами 15. Кори дунафарӣ: Ифодаҳои дар расм тасвиршударо баррасӣ намоед. Аз рӯйи аломатҳои шартӣ расмро ранг қунед.



Аломатҳои шарғӣ:

1. Сурх
2. Зард
3. Кабуд
4. Сафед
5. Сабз

Қадами 16. Кори гурӯҳӣ: Яке аз ин расмҳоро интихоб намоед. Аз рӯйи намунаи дар боло овардашуда барои хонандагон супориш тайёर намоед.



Қадами 17. Саволҳо барои мухокима:

- a. Ҳангоми ичрои ин фаъолиятҳо кадом малакаҳои хонандагон инкишоф меёбанд?
- b. Дар раванди ин фаъолиятҳо ҳамгирии кадом фанҳо дидা мешавад?

Қадами 18. Кори гурӯҳӣ. Фаъолияте тайёр намоед, ки дар он ҳамгирии фанни математика бо дигар фанҳо дида шавад.

- c. Гурӯҳи 1, 2. Ҳамгирии фанни математика бо забони модарӣ.
- d. Гурӯҳи 3, 4. Ҳамгирии фанни математика бо санъат ва меҳнат.

Қадами 19. Кори лоиҳавӣ. Тахсияи нақшай яксоатаи дарс барои таълими хелҳои гуногуни чор амали арифметикӣ дар синфҳои ибтидой (интихобан)

1. Аз стандарт ягон мақсади таълимро интихоб намоед.
2. Нишондиҳандаҳои ба ин мақсад расиданро таҳсия намоед.
3. Барои ҳар як нишондиҳанда фаъолият тартиб дихед.
4. Пайдарпайии фаъолияти муаллиму хонандагонро дар нақша нишон дихед.
5. Воситаҳои арзёбии ҳар як нишондиҳандаро муайян кунед.
6. Онро дар шакли нақшай яксоатаи дарсӣ пешниҳод намоед.



Замима

Омӯзандани чор амали арифматикӣ ба воситай ичро кардан.

1. Амали чамъ.

- (;) Ба кӯдакон даҳто чӯбча дихед.
- (;) Сето доирачаҳои қофазӣ ё картонӣ дихед.
- (;) Аз онҳо хоҳиш кунед, ки дар рӯйи як доирача якто ва дар рӯи доирачаи дигар нӯҳто чӯбча гузоранд.
- (;) Аз онҳо хоҳиш кунед, ки чӯбчаҳоро аз рӯйи ҳар ду доирачаҳо гирифта ба доирачаи сеюм гузоранд.
- (;) Аз онҳо бипурсед, ки шумораи чӯбчаҳо дар айни ҳол ҷандто шуд?
- (;) Ба онҳо гӯёд, ки чамъи ададҳои 1 ва 9 баробари 10 мешавад.
- (;) Ин корро бо тарзу усулҳои гуногун тақрор намоед.
- (;) Аз кӯдакон хоҳиш кунед, ки корашонро бо дигарон мубодила намоянд. Мисол, «Ман дар ин ҷо 2 ва дар он ҷо 4 чӯбча доштам, ҳамагӣ чӯбчаҳои ман дар айни замон 6-то шуд, 2 чамъи 4 баробари 6 мешавад».
- (;) Баъди ба анҷом расонидани якчанд кори таҷрибавӣ ба кӯдакон тарзи навиштанро нишон дихед.
- (;) Аз кӯдакон хоҳиш кунед, ки дар рӯйи доирача сето чӯбча гузоранд.
- (;) Дар таҳтаи синф рақами 3-ро нависед.
- (;) Аз кӯдакон хоҳиш кунед, ки 7 чӯбчаро дар рӯйи доирачаи дигар гузоранд.
- (;) Дар таҳтаи синф рақами 7-ро нависед.
- (;) Аз онҳо хоҳиш кунед, ки ҳамаи чӯбчаҳоро дар рӯйи доирачаи сеюм гузоранд.
- (;) Аз онҳо пурсед, ки ҳамагӣ дар айни замон чӣ қадар чӯбча доранд.
- (;) Дар таҳтаи синф рақами 10-ро нависед.
- (;) Шарҳ дихед, ки агар рақами 3-ро ба рақами 7 ҷамъ кунем, адади 10 ҳосил мешавад.
- (;) Ба хонандагон тарзи навиштани аломатҳои «+» ва «=»-ро фаҳмонед.
- (;) Ба онҳо руҳсат дихед, ки корҳои амалию ҳаттиро якҷоя ичро намоянд.

2. Амали тарҳ.

- (;) Ба ҳар як кӯдак 10 чӯбча ва доирачаи қофазӣ ё картонӣ дихед.
- (;) Аз онҳо хоҳиш кунед, ки 5 чӯбчаро ҳисоб карда гиранд ва дар рӯйи доирача гузоранд.
- (;) Аз онҳо хоҳиш кунед, ки 3 чӯбчаро аз рӯйи доирача ҳисоб карда гиранд.
- (;) Пурсед, ки дар рӯйи доирача чӣ қадар чӯбча мондааст.
- (;) Ба онҳо гӯёд, ки аз панҷ серо тарҳ кунем, 2 мемонад.
- (;) Ин корро бо дигар ададҳои тақрор кунед.
- (;) Кӯдакон бояд амали худро шифоҳӣ фаҳмонанд. Мисол: «Ман 6 чӯбча доштам ва як чӯбчаро аз онҳо гирифтам, ҳоло ман дар даст 5 чӯбча дорам. Аз ададҳои 6 1-ро тарҳ кунем, 5 мемонад».
- (;) Баъди якчанд корҳои таҷрибавӣ ба онҳо тарзи навиштанро нишон дихед.

- ☺ Аз онхо хохиш кунед, ки 3 чўбчаро гирифта, дар рўйи доирача гузоранд.
- ☺ Дар тахтай синф адади 3-ро нависед.
- ☺ Аз онхо хохиш кунед, ки як чўбчаро ҳисоб карда гиранд.
- ☺ Рақами 1-ро дар тахтай синф нависед.
- ☺ Онхо бояд гўянд, ки чўй қадар чўбча боқӣ мондааст.
- ☺ Адади 2-ро дар тахтай синф нависед.
- ☺ Гўед, ки се тарҳи 1 баробари 2 аст.
- ☺ Ба кўдакон тарзи навиштани аломатҳои «-» ва «=»-ро нишон дихед.
- ☺ Аз онхо хохиш кунед, ки ин корро мустақилона ичро карда, рафти онро нависанд.

3. Амали зарб.

- ☺ Ба кўдакон 6 чўбча ё сангча дихед.
- ☺ Ба онхо 3 доирачи қоғазӣ ё картонӣ дихед.
- ☺ Онхо бояд дутогӣ чўбча ё сангчаро дар рўйи ҳар як доирача гузоранд.
- ☺ Аз онхо пурсед, ки дар ҳар як доирача чўй қадар чўбча аст.
- ☺ Аз онхо пурсед, ки ҳамагӣ чўй қадар доирача мавҷуд аст.
- ☺ Аз онхо пурсед, ки ҳамагӣ чўй қадар чўбча мавҷуд аст.
- ☺ Фаҳмонед, ки 3-то доираи 2-тогӣ ба 6 баробар аст.
- ☺ Ин корро бо рақамҳои гуногун такрор кунед.
- ☺ Кўдаконро ҳавасманд гардонед, ки амали худашонро шифоҳӣ ифода намоянд.
- ☺ Баъд аз якчанд корҳои амалӣ онхоро бо калимаи «зарб» ошно гардонед.
- ☺ Пас аз он ки дар бораи ин амал тасаввуроти пурра пайдо намуданд, тарзи навишти онро нишон дихед.
- ☺ Ба кўдакон тарзи навишти мисолҳои зарбро ҳамчун ҳосил намудани зарб ба воситай ҷамъ нишон додан мумкин аст. $2+2+2=6$ ё ин ки $2\times 3=6$
- ☺ Кўдакон метавонанд ҷадвали зарбро азхуд кунанд, вале қабл аз ин бояд мазмуни онро фаҳманд.

4. Амали тақсим.

- ☺ Аз кўдакон хоҳиш намоед, ки 6-то сангча ё чўбчаро ҳисоб карда гиранд.
- ☺ Ба ҳар як кўдак 3 доирачи қоғазӣ ё картонӣ дихед.
- ☺ Аз онхо хоҳиш кунед, ки чўбчаҳоро бо миқдори баробар ба рўйи доирачаҳо гузоранд.
- ☺ Пурсед, ки онхо ҳамагӣ чўй қадар чўбча доштанд?
- ☺ Пурсед, ки онхо чўй қадар доирача доранд?
- ☺ Пурсед, ки ба рўйи ҳар як доирача чандтогӣ чўбча гузоштанд.
- ☺ Гўед, ки 6 тақсими 3 баробари 2 аст.
- ☺ Хоҳиш кунед, ки кўдакон кори худро шифоҳӣ ифода кунанд.
- ☺ Вақте ки кўдакон амали тақсимро дар таҷриба татбиқ карданд, ба онхо мағҳуми «тақсим»-ро фаҳмонед.
- ☺ Вақте ки кўдакон дар амал ин корро хуб фаҳмиданд, ба онхо тарзи навиштани амали тақсимро нишон дихед.

2. Муодила

Қадами 1. Ангезиши зехн.

Кадом навъи муодилаҳо дар синфҳои ибтидой таълим дода мешаванд?



Қадами 2. Кори дунафарӣ. Аввал дар танҳоӣ, сипас бо шарикатон маслиҳат намуда ба савол ҷавоб гӯед.



Қадами 4. Масъала. Мақсадҳои таълимистандартро хонед ва гӯед, ки дар таълими муодилаҳо қадом фаъолиятҳоро истифода мекунед?
Стандартни таълими фанни математика барои синфҳои ибтидой доир ба ҳалли муодилаҳо мақсадҳои зер мегузорад:

- ҷамъшаванд, тарҳшаванд ва тарҳқунандай номаълумро ба воситай интихоби ададҳо муайян карда тавонанд;
- ҷамъшавандай номаълумро ёфта санчиш ва муқоиса карда тавонанд;
- тарҳшавандай номаълумро ёфта, санчиш ва муқоиса карда тавонанд;
- тарзҳои санчиши амали ҷамъ ва тарҳро гуфта тавонанд;
- тарзҳои ёфтани ҷамъшавандай номаълумро гуфта ҳал карда тавонанд;
- тарзҳои ёфтани тарҳшавандай номаълумро гуфта ҳал карда тавонанд;
- тарзҳои ёфтани ҳамзарбҳои номаълум, тақсимшаванд ва тақсимкунандаро ёфта тавонанд.

Қадами 4. Намунаи татбиқи як талаботи барнома доир ба ҳалли масъалаҳо, ёфтани ҷамъшавандай номаълум. $x+7=10$.

Хонанда ба ин мақсадхо дар ҳолате ноил мегардад, ки ба маънояш сарфаҳм рафта, фаъолиятҳои зеринро ичро кунад.

	Фаъолияти тавсияшаванда
1.	Ифода ва муодиларо хонда номи компонентҳоро гӯяд: Муқоисаи ифода бо муодила ва муайян намудани монандӣ ва фарқ
2.	Қоидай ёфтани чамъшавандаро гуфта тавонад: Аз рӯйи намунаи додашуда қоидай ёфтани чамъшавандай номаълумро пайдо намояд.
3.	Ба чойи адади номаълум қиматашро гузошта ҳал намояд ва санҷад: Ба саволҳо ҳангоми ичрои амалҳо ҷавоб дода тавонад. Кадом чамъшавандай номаълум буд? Барои ёфтани чамъшавандай номаълум чӣ коркардед?...

Қадами 5. Кор дар гурӯҳҳо. яке аз талаботи барномаро интихоб кунед ва дар асоси намунаи боло барои таълими муодила фаъолиятро таҳия созед.

Қадами 6. Кор дар гурӯҳҳо.

Гурӯҳи 1. Хонандагони синфи 3 муодилаи $x - 3 = 7$ -ро гуногун ҳал карданд:


а) $x - 3 = 7$	б) $x - 3 = 7$	в) $x - 3 = 7$
$x = 7 - 3$	$x = 3 + 7$	$x = 3 + 7$
$x = 4$	$x = 10$	$x = 9$
		$x = 10$

Сабабҳои ба ин тарз ҳал кардани муодиларо таҳлил намоед. Ба ин хонандагон маслиҳат дихед. Минтақаи наздиктарини инкишоф ва гуногунзехнини онҳоро ба эътибор гиред.


Гурӯҳи 2. Хонандагони синфи 4 муодилаи $(x + 5) + 34 = 47$ – ро ҳал карданд. Ин корҳоро чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Онро ба шогирдон чӣ гуна мефаҳмонед?

$(x+5) + 34 = 47$ $x + (5 + 34) = 47$ $x + 39 = 47$ $x = 47 - 39$ $x = 8$ <p>Санчиш: $(8 + 5) + 34 = 47$ $13 + 34 = 47$ $47 = 47$</p>	$(x+5) + 34 = 47$ $x + 5 = 47 - 34$ $x + 5 = 13$ $x = 13 - 5$ $x = 8$ <p>Санчиш: $(8 + 5) + 34 = 47$ $13 + 34 = 47$ $47 = 47$</p>
$(x+5) + 34 = 47$ $: x + 5 + 34 = 47$ $x + 39 = 47$ $x = 47 - 39$ $x = 8$ <p>Санчиш: $(8 + 5) + 34 = 47$ $13 + 34 = 47$ $47 = 47$</p>	

Гурӯҳи 3. Аз расмҳои зер истифода бурда барои хонандагон бозӣ ташкил намоед. Шарти бозиро муайян кунед.



Гурӯҳи 4. Ҳалли муодила бо ёрии расмҳо
Аз рӯйи расмҳои зер муодила тартиб дихед ва роҳҳои гуногуни ҳалро нишон дихед.



Қадами 7. Кор дар гурӯҳҳо.

Мавзӯй: ҳалли мудилаҳо

Қадами 1. «Махзани асрор»-ро хонед. Бо намунаи варақаҳо барои корҳои инфиродӣ, дунафарӣ, гурӯҳӣ ва «Ёддошт» шинос шавед.

Қадами 2. Барои ҳалли мудилаҳои:

- гурӯҳи 1. $12 + x = 19$; $(250 - x) : 5 = 35$;
- гурӯҳи 2. $22 : x = 11$; $(280 : x) + 120 = 140$;
- гурӯҳи 3. $x \cdot 6 = 48$; $x + 89 = 204 : 2$;
- гурӯҳи 4. $x - 47 = 33$; $(x + 298) : 2 = 224$.

намунаҳои варақа ва «Ёддошт» тартиб дихед.

Қадами 3. Намунаи варақаҳои худро бо гурӯҳҳои дигар иваз кунед.

Қадами 4. Мудилаҳои дар варақа овардашударо ҳал намоед.

Қадами 5. Варақаҳоро ба гурӯҳҳои аввали баргардонед.

Қадами 6. Мудилаҳои санчида маслиҳатҳои худро пешкаш намоед.

«Махзани асрор»

Барои татбиқи талаботи барномаи таълим аз роҳи воситаҳои зер истифода бурдан мумкин аст:

- варақаи инфиродӣ
- варақа барои кори дунафарӣ
- варақа барои кор дар гурӯҳҳо
- ҳалли масъалҳо ба воситаи мудилаҳо
- бозиҳои дидактикий

Истифодаи варақаҳо

Намунаи варақаи инфиродӣ барои ёфтани ҳамзарб, тақсимшаванд ва тақсимкунандай номаълум дар синфи 2.

Ному наасаб _____

Дар хонаҳои холӣ ададҳои мувофиқ гузоред.

$$9 = \square \cdot \square \quad 12 = \square \cdot \square \quad 14 = \square \cdot \square \quad 27 = \square \cdot \square$$

$$21 = \square \cdot \square \quad 12 = \square \cdot \square \quad 6 = \square \cdot \square \quad 15 = \square \cdot \square$$

$$3 \cdot \square = 18 \quad 2 \cdot \square = 16 \quad 12 : \square = 2 \quad 24 : \square = 3$$

$$\square \cdot 2 = 18 \quad \square \cdot 3 = 21 \quad \square : 2 = 10 \quad \square : 3 = 4$$

$$2 \cdot \square = 6 \quad 3 \cdot \square = 30 \quad 9 : \square = 3 \quad 8 : \square = 2$$

$$\square \cdot 3 = 15 \quad \square \cdot 2 = 14 \quad \square : 3 = 9 \quad \square : 2 = 6$$


Натиҷа:

Маслиҳати муаллим:

.....

.....

Намунаи варакаи инфиродӣ барои ҳалли муодилаҳои якамала (ёфтани тарҳкунандай номаълум) дар синфи 3.

Ному насаб	
Муодиларо ҳал күнед: $82 - x = 69$	
	
Натиҷа: 	
Маслихати мұаллим: 	

Намунаи варака барои кори дунафарӣ доир ба ҳалли муодилаҳои якамала (ёфтани тарҳкунандай номаълум) дар синфи 3.

Варақа барои мустаҳкамкунӣ

Мавзӯъ: Ҳалли муодилаҳо

Раками варақа: №2

Вазифа: Муодилаи $46 - x = 23$ -ро ҳал кунед.

Қадами 1.Муодиларо хон.

Қадами 2. Пеш аз ҳал кардани муодила ба «Ёддошт» шинос шав.

Қадами 3. Муодиларо ҳал намо.

Қадами 4. Ҳалли худро ба шарикат нишон дөх ва бо ҳалли ў шинос шав.

Қадами 5. Ҳалли яқдигарро санчед ва баҳо дихед.

Қадами 6. Агар ғалате содир шуда бошад, бо ҳам муҳокима кунед.

«*Еддом»»*

доир ба ҳалли муодилаи якамала (ёфтани тарҳкунандай номаълум) дар синфи 3.

Гунаи «А»

Қадамхо
Қадами 1. Муодиларо хон.
Қадами 2. Ҷузъхой муодиларо номбар кун.
Қадами 3. Муайян биқун, ки чй номаълум аст (тарҳшаванда ё тарҳкунанда)?
Қадами 4. Ба ёд ор, ки барои ёфтани тарҳшаванда кадом амалро бояд ичро намуд?
Қадами 5. Бисанҷ гузарон. (Ба чойи x адади ҳосилшударо гузор ва амалро ичро кун.)

Гунаи «Б»

$82 - x = 69$ Фарқи ададҳои 82 ва x (адади номаълум) ба 69 баробар аст.

Чузъҳои муодила инҳоянд:

$82 - \text{тарҳшаванда},$

$x - \text{тарҳқунанда}$

$69 - \text{фарқ} (\text{ҳосили тарҳ})$

Дар ин муодила $x - \text{тарҳқунандаи номаълум}$ аст.

Барои ёфтани **тарҳқунанда** аз тарҳшаванда, ҳосили тарҳро тарҳ кардан лозим аст.

$x (\text{тарҳқунанда}) = 82 (\text{тарҳшаванда}) - 69 (\text{фарқ})$

$x=13$

Санчиш:

$$82 - 13 = 69$$


$$69 = 69$$

Намунаи варақаи инфириодӣ барои ҳалли муодилаҳои дуамала (ёфтани тарҳшавандай номаълум) дар синфи 4.

Ному наасаб _____

Муодиларо ҳал кунед:

$$(x - 97) - 37 = 85$$



Натиҷа:

Маслиҳати муаллим:

.....

.....

Намунаи варақа барои кори дунафарӣ доир ба ҳалли муодилаҳои дуамала (ёфтани тарҳшавандай номаълум) дар синфи 4.

Варақа барои мустаҳкамкунӣ

Мавзӯъ: Ҳалли муодилаҳои дуамала

Рақами варақа: №3

Вазифа: Муодилаи $(x + 97) - 37 = 85$ -ро ҳал кунед.

Қадами 1. Муодиларо хон.

Қадами 2. Пеш аз ҳал кардани муодила ба «Ёддошт» шинос шав.

Қадами 3. Муодиларо ҳал кун.

Қадами 4. Ҳалли худро ба шарикат нишон дех ва бо ҳалли ў шинос шав.

Қадами 5. Ҳалли яқдигарро санҷед ва баҳо диҳед.

Қадами 6. Агар ғалате содир шуда бошад, бо ҳам муҳокима кунед.

«Ёддошт»

доир ба ҳалли муодилаи дуамала (ёфтани тарҳшавандай номаълум) дар синфи 4.

Гунаи «А»

Қадамҳо
Қадами 1. Муодиларо хон.
Қадами 2. Ҷузъҳои муодиларо ёб.
Қадами 3. Чӣ гуна муодила аст: якамала ё дуамала?
Қадами 4. Ислобот кунед, ки муодила дуамала аст.
Қадами 5. Онро ба муодилаи якамала баргардон. Барои ин ба ҳосили тарҳ тарҳкунандаро чамъ кардан лозим аст.
Қадами 6. Муайян кун, ки чӣ номаълум аст (тарҳшаванда ё тарҳкунанда)?
Қадами 7. Ба ёд ор, ки барои ёфтани тарҳшаванда кадом амалро бояд ичро намуд?
Қадами 8 Бисанҷ. (Ба ҷойи икс адади ҳосилшударо гузор ва амалро ичро кун.)

Гунаи «Б»

1. $(x + 97) - 37 = 85$ – ин муодиларо меҳонем:

Қавс күшода, икс чамъи наваду ҳафт, қавс пӯшида, тарҳи сию ҳафт баробари ҳаштоду панҷ

2. Ҷузъҳои муодила инҳоянд:

$x + 97$ – тарҳшаванда

37 -тарҳкунанда

85 – фарқ (ҳосили тарҳ)

3. Муодила дуамала аст:

1) амали чамъ (+) дар дохили қавс $(x + 97)$;

2) амали тарҳ (-) берун аз қавс – 37

4. Онро ба муодилаи якамала бармегардонем. Барои ин ба 85 (ҳосили тарҳ) 37 (тарҳкунанда) -ро чамъ кардан лозим аст

$$x + 97 = 85 + 37$$

5. $x + 97 = 122$ муодилаи якамала ба вучуд омад. Дар ин муодила

x – тарҳшавандай номаълум аст, 97 тарҳкунанда, 122 ҳосили тарҳ. Барои ёфтани тарҳшаванда аз ҳосили тарҳ (122) тарҳкунандаро кам кардан лозим аст.

x (тарҳшаванда) = 122 (фарқ) тарҳи 97 (тарҳкунанда)

$$x=25$$

6. Санчиш: $(25 + 97) - 37 = 85$

$$122 - 37 = 85$$

$$85 = 85$$

Кори лоиҳавӣ. Таҳияи нақшай яқсоатай дарс барои таълими муодилаҳо дар синҳои ибтидой (интихобан)

7. Мақсади таълимеро аз барнома интихоб намоед.
8. Нишондиҳандаҳои расидан ба ин мақсадро таҳия кун.
9. Барои ҳар як нишондиҳанда фаъолияти тартиб дихед.
10. Пайдарпайии фаъолияти муаллиму хонандагонро дар нақша нишон дихед.
11. Воситаҳои арзёбии ҳар як нишондиҳандаро муайян кунед.
12. Онро дар шакли нақшай яқсоатай дарс пешниҳод намоед.

3. Таълими маводи геометрӣ


Қадами 1. Ангезиши зеҳн. Қадом шаклҳои геометриро медонед? Номбар кунед.

Шаклҳои
геометрӣ

Қадами 2. Кори дунафарӣ. Самти ҳаракати хавопайморо муайян намоед. Аз нақша дидা катакчаҳоро ҳисоб кунед. Ифодаҳоро дар ҷадвали 2-юм нависед.



1)



2)

Аз боло ба поён	2+1 +4
Ба тарафи рост	
Ба тарафи чап	
Аз поён ба боло	

Қадами 3. Муҳокимаи умумӣ. Ҳангоми ичрои масъалаи мазкур ҳонанда қадом донишҳоро азхуд карда, малака ва маҳорати худро афзун мегардонад?

ДОНИШ	МАҲОРАТ ВА МАЛАКА

Қадами 4. Мақсадҳои таълимро доир ба маводи геометрӣ аз назар гузаронед.

- хатҳо, хати рост, порча, хати каҷ, хати шикастаро муқоиса карда тавонанд. Фарқи порча ва хати ростро гуфта тавонанд;
- мавқеи хати рост, порча, нурро муайян ва тасвир карда тавонанд;
- порчаи дарозиаш додашударо тасвир карда, зиёд ва кам карда бо порчаҳо муқоиса карда тавонанд;
- бо ёрии паргор ва хаткашак шакли давраго кашидан тавонанд.
- фигураҳои геометриро бо ҳарфҳо ишора карда хонда тавонанд. Воҳидҳо ва ҷадвали ченакҳои дарозиро номбар кунанд.
- кунчи рост, бисёркунҷа, секунҷаҳо, секунҷаҳои росткунҷа, кундкунҷа, тезкунҷаро нишон дода, тасвир ва муқоиса карда тавонанд.
- росткунҷа ва квадратро аз ҳамдигар фарқ карда, хосияти росткунҷа ва квадратро гуфта исбот карда тавонанд.
- ченакҳои дарозиро номбар ва муҳтасар навишта тавонанд;
- тарзи дуруст навиштан ва хондани ченакҳои дарозиро дар ифодаҳо машқ кунанд;
- дарозии порчаҳоро бо хаткашак чен карда, муқоиса карда тавонанд. Дар дафтар порчаҳои дарозиашон муайян, секунҷа, ҷорӯркунҷа, квадрат, роскунҷаҳои дилҳоҳро тасвир ва муқоиса карда тавонанд.

Қадами 5. Намунаи татбиқи як талаботи барнома доир ба таълими маводи геометрӣ

- росткунҷа ва квадратро аз ҳамдигар фарқ карда, хосияти росткунҷа ва квадратро гуфта исбот карда тавонанд.



Хонанда ба ин мақсад дар ҳолате ноил мегардад, ки ба маънояш сарфаҳм рафта, фаъолиятҳои зеринро иҷро кунад.

Т.р	Фаъолияти тавсияшаванда
1.	Ҳусусиятҳои фарқкунандай росткунҷа ва квадратро номбар карда тавонад: Кор бо ҷӯбчаҳо ва шаклҳои гуногун
2.	Ҳусусиятҳои ҳар як шаклро муайян карда тавонад: Аз рӯйи шаклҳои пешниҳодшуда муайян намудани тараф, кунҷ ва қуллаи шаклҳо


Қадами 6. Кор дар гурӯҳҳо: яке аз мақсади таълимро интихоб кунед ва дар асоси намунаи боло барои таълими маводи геометрӣ фаъолият таҳия созед.

Қадами 7. Кори дунафарӣ. Бозии «Танграм». Бо рафиқатон аз рӯйи квадрати мазкур расмҳоро тартиб дихед:

- а) Коғаз ё картонро бо шакли квадрат буред.
- б) Аз рӯйи расми 1 онро тақсим карда, шаклҳои геометриро ҳосил намоед.
- в) Аз шаклҳои бурида расми ягон ашёро созед.



(расми 1)



Қадами 8. Мұхокимаи умумій. Ҳангоми ичрои фаъолияти мазкур хонанда қадом донишшоро азхуд карда, малака ва маҳоратҳои худро афзун мегардонад?





Махзани асрор

Танграм бозии қадима аст. Мақсади он инкишофи тасаввурот, қобилиятын конструкторй ва афзун карданы дониши геометрй мебошад. Барои ин бозӣ омӯзгор ба талабагон пешниҳод мекунад, ки аз картон ё когази гафтар шакли квадратро буранд ва онро аз рӯйи хатҳои дар расми 1 нишондодашуда таксим карда, буранд. Аз қисмҳои бурида (шаклҳои геометрй)-и квадрат тасвир тартиб дода мешавад. Қисматҳои квадрат набояд ҳамдигарро рӯпӯш намоянд. Ба таркиби ҳар тасвир ҳамаи 7 қисми квадрат бояд дохил карда шаванд.


ДОНИШ	МАҲОРАТ ВА МАЛАКА

Қадами 9. Кор дар гурӯхҳо

- а) Дар гурӯҳ шакли геометриро кашед.
 б) Масоҳат ва периметри онро ҳисоб кунед.
 в) Ашёҳоеро тасвир намоед, ки ҳамон шакли геометриро дошта бошанд.
 7. Хуносай дарси аввал.




Қадами 10. Кори дунафарӣ. Дар расм чандто квадрат мавҷуд аст? Ҳисоб кунед.




Қадами 11. Кори дунафарӣ. Бо ёрии чӯбчаҳо амалҳои зеринро иҷро намоед:


- а) Аз шакли 9 квадратдор 4 чӯбчаро гиред, ки 5 квадрат ҳосил шавад.




- б) Аз шакли 6 квадратдор 3 чӯбчаро тавре гиред, ки 4 квадрат ҳосил шавад.




- в) Дар шакли калидмонанд 4 чӯбчаро тавре гузоред, ки 3 квадрат ҳосил шавад.




г) Аз шакли 6 квадратдор 2 чубчаро тавре гиред, ки 4 квадрати баробар хосил шавад.



ф) Дар шакли 5 квадратдор 3 чубчаро тавре гузоред, ки 4 квадрат ҳосил шавад.



д) Ду чубчаро тавре гузоред, ки шакле, ки ба гов монанд аст, ба дигар сүй нигоҳ кунад.



Қадами 12. Савол барои муҳокима:

Ҳангоми иҷрои фаъолиятҳои дар боло зикршуда қадом дониш, малакаву маҳорати хонандада такомул меёбад?

4. Дар гурӯҳи худ мувофиқи барнома ва аз рӯйи китоби дарсӣ як лаҳзаи дарсро оид ба таълими маводи геометрии тартиб дода, нишон дихед.

Қадами 13. Муаррифии кори гурӯҳҳо.

Қадами 14. Хуносай дарси 2-юм.

Махзани асрор

Максади асосии геометрия дар синфҳои ибтидой пеш аз ҳама, пайдо кардани тасаввуроти аввалини геометрий, инкишоф додани фикрронии мантиқӣ ва тасаввуроти фазоӣ дар хонандагон, ташаккул ёфтани маҳорати шинохтани шаклҳо (фигураҳо)-и геометрий ва қисматҳои он, ҷамъ овардани мавод аз қисмҳои пароконда, ҷудо кардани шаклҳои геометрий ба қисмҳои таркибӣ, дар накша тасвир кардани шаклҳо (фигураҳо) мебошад. Тадқиқоти равоншиносон Виготский Л.С., Занков В.В., Давидов В.В. ва дигарон бар он далолат мекунанд, ки азхудкунни маводи геометрий бояд дар асоси равандҳои психикий (равонӣ), асосан идрок сурат гирад. Инкишофи идрок дохил кардани маводи геометриро талаб менамояд, чунки маводи геометрий образҳо, рамзҳо мебошанд. Образҳову рамзҳо намунаи ашёҳо, обектҳои воқеӣ мебошанд.

Қадами 15. Арзёбӣ/Ба худ баҳо додан.

Масъала/Савол	Ҳа	Не	Агар не бошад, чӣ бояд кард?
Оё мақсади асосии таълими маводи геометрӣ дар синфҳои ибтидой фахҳидам?			
Оё дар дарсҳоям чунин навъи корро ташкил карда метавонам?			
Ман моҳияту зарурати таълими маводи геометриро чӣ тавр мефаҳмам? ...			
Барои такмили дониш, малака ва маҳорати худ оид ба маводи геометрӣ воситаву сарчашмаҳои зер истифода бурда метавонам: ...			

Кори лоиҳавӣ. Таҳияи нақшай яксоатай дарс барои таълими маводҳои геометрӣ дар синфҳои ибтидой (интихобан)

1. Мақсади таълимеро аз барнома интихоб намоед.
2. Нишондиҳандаҳои расидан ба ин мақсадро таҳия намоед.
3. Барои ҳар як нишондиҳанда фаъолият тартиб дихед.
4. Пайдарпайии фаъолияти муаллиму хонандагонро дар нақша нишон дихед.
5. Воситаҳои арзёбии ҳар як нишондиҳандаро муайян кунед.
6. Онро дар шакли нақшай яксоатай дарсӣ пешниҳод намоед.

4. Бузургихо

Қадами 1. Кори инфириодӣ. Матни зеринро хонед ва гӯед, ки қадом бузургихоро медонед?

...Ҳангоми бо роҳи алгебравӣ ҳал кардани масъала бузургихо ва номи ашёҳо фақат дар ҷавоби он навишта мешаванд.

Масъалаҳое, ки дар синфи ҷорум ҷаҳонда ба вакт, суръат, масофа дода шудаанд, бо ёрии формулаҳо ҳал карда мешаванд.

Дар ҳалли ин гуна масъалаҳо ҳонанда бояд алоқамандии байни бузургихоро дарк намояд. Дар синфи сеюм ёфтани периметри бисёркунчаҳо таълим дода мешавад. Дар синфи ҷорум масъалаҳое, ки барои ҳисоб кардани периметри росткунча ва қвадрат дода шудаанд, бо ёрии формулаҳо ҳал карда мешаванд.

...Дар синфҳои ибтидой ба омӯзиши ҷенакҳо (дарозӣ, вакт, масса, ғунҷоиш, масоҳат) ва машқҳои ҷенқунӣ диккати ҷиддӣ дода мешавад. Ҳонандагон ба системаи ҷенакҳо ба таври аёни ҷаҳонда амалӣ шинос карда мешаванд.

Барномаи таълими синфҳои ибтидой, саҳ. 83

Қадами 2. Кори дунафарӣ. Дунафарӣ муҳокима намуда, ҷенакҳои ин бузургихоро дар нақшай зерин нависед:

Ҷенакҳо	Бузургихо				
	дарозӣ	вакт	масса/вазн	масоҳат	суръат

Қадами 3. Кори инфириодӣ. Матни маҳзани асрорро хонед ва фикри ҳудро доир ба мақсадҳои таълим оид ба бузургихо баён намоед.

- Ҷенакҳои дарозӣ, сантиметр, миллиметр, детсиметр, километрро истифода карда, муқоиса карда тавонанд;
- Ҷенакҳои вактро гуфта, доир ба ин ҷенакҳо машқҳои амалий иҷро карда тавонанд;
- Бузургихоро ҷамъ ва тарҳ карда тавонанд;
- Бузургихои таркибиро ба бузургихои сода иваз карда тавонанд;
- Бузургихоро ба адад зарб карда тавонанд;
- Бузургихоро ба адад тақсим карда тавонанд;
- Ифодаҳои ҳарфии дутағийрёбандадорро ҳонда ба ҷойи онҳо ададҳои лозимиро гузашта ҳал намоянд.

Қадами 4. Намунаи татбиқи як талаботи барнома доир ба бузургихо, **ҷенакҳои вазн: кг**

Ҳонанда ба ин мақсад дар ҳолате иҷро карда, ба маънояш сарфаҳм меравад, ки фаъолиятҳои зеринро иҷро кунад.

Т.р	Фаъолияти тавсияшаванда
1.	Ҷенакҳои вазнро номбар кунад: Аз рӯйи расм ҷенакҳоро мушоҳида карда, вазифаи онҳоро гӯяд
2.	Ҷенаки калонро ба ҷенаки ҳурд гардонда тавонад: Ба саволҳо ҳангоми иҷрои амалҳо ҷавоб дода тавонад: Як килограмм ба

	чанд грамм баробар аст?...
3.	<p>Амалан бо тарозу кор карданро нишон дихад:</p> <p>Амалҳои ичроқардаро шарҳ дихад: дар як тарафи тарозу санги яккилограмма ва дар тарафи дигар ду дона китоб гузоштем....</p>

Қадами 5. Кор дар гурӯҳҳо. а) Яке аз ин бузургиҳоро интихоб намоед. б) Доир ба ин бузургӣ барои хонандагон супоришии мушаххас тартиб дихед. в) Роҳҳои гуногуни фаҳмондани онро шарҳ дихед.

Қадами 6. Кори дунафарӣ. а) аз намунаҳои зер вобаста ба бузургиҳо якеро интихоб намуда, мисолу масъалаҳоро дунафарӣ ҳал намоед. б) кори худро бо шарикони дигар иваз намоед. в) онро санҷед ва арзёбӣ кунед.


① Ба ронандай автобуси сайрҳати Варзоб – Душанбе мизоҷ 10 сомонӣ дароз кард. Нархи роҳқиро 1 сомонию 20 дирам аст. Агар Шумо кондуктор (ёрдамчии ронанда) бошед, роҳҳои гуногуни додани бақияпулиро фикр кунед. Танҳо аз тангаҳои 20, 25 ва 50- дирама истифода баред.



② Шаҳноз 1 кг помидорро аз бозор бо нарҳи 2 сомонию 35 дирам харид. Агар ў 8 кг помидор харад чанд пул сарф мекунад?



③ Умед барои харидани 8 кг картошка ба бозор рафт. Ў дар дасташ 20 сомонӣ дошт. Агар 1кг картошка 1 сомонию 40 дирам нарҳ дошта бошад, чанд пул бақия мемонад?



Мисолҳо аз математика, синфи 4:

④

168

$$2) \quad 3 \text{ кг} = \boxed{} \text{ г}$$

$$4 \text{ т} = \boxed{} \text{ кг}$$

$$5 \text{ с} = \boxed{} \text{ кг}$$

$$2000 \text{ г} = \boxed{} \text{ кг}$$

$$5 \text{ т} 200 \text{ кг} = \boxed{} \text{ кг}$$

$$4 \text{ кг} 500 \text{ г} = \boxed{} \text{ кг}$$

⑤

3) $2 \text{ дм} =$ <input type="text"/> см	$12 \text{ см} =$ <input type="text"/> мм
$6 \text{ м} =$ <input type="text"/> см	$20 \text{ см} =$ <input type="text"/> мм
$6 \text{ м} =$ <input type="text"/> см	$35 \text{ см} =$ <input type="text"/> мм
$1 \text{ км } 125 \text{ м} =$ <input type="text"/> м	$8 \text{ м } 72 \text{ см} =$ <input type="text"/> см

⑥

676. Бо мм^2 ифода кунед:

$$\begin{array}{ll} 8 \text{ см}^2 = & \text{мм}^2 \\ 12 \text{ см}^2 = & \text{мм}^2 \end{array} \quad \begin{array}{ll} 2 \text{ см}^2 25 \text{ мм}^2 = & \text{мм}^2 \\ 7 \text{ см}^2 32 \text{ мм}^2 = & \text{мм}^2 \end{array}$$

⑦

216. Дар сутунча навишта, хисоб кунед:

$$\begin{array}{l} 2 \text{ соату } 44 \text{ дақ.} - 35 \text{ дақ.} \\ 3 \text{ шаб. } 16 \text{ соат} + 1 \text{ шаб. } 8 \text{ соат} \\ 29\text{т } 500 \text{ кг} - 12 \text{ т } 620 \text{ кг} \end{array}$$

⑧


473.

Поезд баркӣ дар як соат 120 км масофаро тай кард. Поезд бо чунин суръат дар 3 соат чӣ қадар масофаро тай мекунад.

⑨

555.

Ду машини сабукрав аз ду шаҳр ба роҳ баромада, пас аз 4 соат бо яқдигар во ҳӯрданд. Масофаи байни шаҳрҳо 480 км. Машини Жигулӣ бо суръати 50 км/с ҳаракат мекард. Суръати машини Волгаро ёбед. Суръати кадом машин зиёдтар.



Қадами 7. Ба ҳамдигар баҳо додан. Муаррифии ҳамкасбонатонро мушохидарда, аз рӯйи меъёрҳои зерин онро таҳлил ва арзебӣ кунед.

Масъала/Савол	Ҳа	Не	Агар не, чӣ маслиҳат медиҳем?
Оё масъалаҳои пешниҳодшуда барои таълими бузургихо дар синфҳои ибтидой мувофиқанд?			
Оё масъалаҳои гузошта ба инкишофи шахсияти хонанда нигаронида шудаанд?			
Усулҳои гуногун истифода шудаанд?			
Ба гурӯҳ барои беҳтар шудани корашон чунин тавсия медиҳем: ...			

Қадами 8. Кор дар гурӯҳҳо (кор аз рӯйи расм ва талаботи барнома). Дар гурӯҳҳо машварат намуда аз рӯйи масъалаҳои зер кор баред. б) алгоритм ва роҳҳои ҳалли масъалаҳоро нишон дихед.


Гурӯҳи 1. Аз рӯйи расмҳои зер аз ченакҳои нарх истифода бурда масъалаҳо тартиб дихед.



Гурӯҳи 2. Аз рӯйи расмҳои зер ченакҳои вазнро истифода бурда масъалаҳо тартиб дихед.



Гурӯҳи 3. Аз рӯйи расмҳои зер аз ченакҳои вакт ва масофа истифода бурдамасъалаҳо тартиб дихед.



Гурӯҳи 4. Аз рӯйи расмҳои зер аз ченакҳои суръат истифода бурда масъалаҳо тартиб дихед.



Кори лоихавӣ. Тахияи нақшай яксоатай дарс барои таълими бузургихо дар синфҳои ибтидой (интихобан)

1. Мақсади таълимеро аз барнома интихоб намоед.
2. Нишондиҳандаҳои ба ин мақсад расиданро таҳия намоед.
3. Барои ҳар як нишондиҳанда фаъолият тартиб дихед.
4. Пайдарпайии фаъолияти муаллиму хонандагонро дар нақша нишон дихед.
5. Воситаҳои арзёбии ҳар як нишондиҳандаро муайян кунед.
6. Онро дар шакли нақшай яксоатай дарс пешниҳод намоед.

5. Таълими масъалаҳо дар синфҳои ибтидой

Қадами 1. Кори инфириодӣ. Масъалаи зеринро хонед ва ба савол ҷавоб нависед. Фикрҳои худро бо маҳзани асрор муқоиса намоед ва илова намоед.

Яке аз душвориҳои асосии маводи таълим дар синфҳои ибтидой ҳалли масъалаҳо аст. Мақсади таълимӣ – омӯзондани ҳалли масъала ба хонандагони хурдсол аст. Натиҷа нишон медиҳад, ки қисми зиёди хонандагон масъаларо ҳал карда наметавонанд.

Ба фикри шумо, барои чӣ?

Қадами 2. Кори инфириодӣ. Матнро хонед ва фикри худро доир ба мақсадҳои таълим баён намоед.

- масъалаҳои содаро бо амалҳои ҷамъ ё тарҳ ҳал карда тавонанд;
- оид ба якчанд воҳид зиёд ё кам кардани ададҳо масъалаҳо тартиб дода тавонанд; масъалаҳои содай (якамала) доир ба ҷамъ ва тарҳ, зиёд ва кам карданро тартиб дода тавонанд;
- аз масъалаҳои якамала масъалаҳои дуамала тартиб дода тавонанд;
- бо ҷенакҳои дарозӣ, вазн, вақт масъала тартиб дода тавонанд;
- оид ба ҷенакҳои дарозӣ, вазн, вақт масъала ҳал карда тавонанд;
- шарти муҳтасари масъаларо тартиб дода навишта, ҳал карда тавонанд;
- накшай масъаларо тартиб дода муқоиса карда тавонанд;
- шарт ва саволи масъаларо тартиб дода тавонанд;
- аз рӯйи як шарт якчанд намуди саволи масъаларо тартиб дода тавонанд;
- аз рӯйи ифодашро масъала тартиб дода тавонанд;
- аз рӯйи масъалаи додашуда масъалаҳои баръаксро тартиб дода тавонанд;
- масъаларо дар намуди муодила навишта ҳал кунанд;
- бо ёрии муодила масъалаҳоро ҳал карда, санчиш гузаронида тавонанд.

Қадами 3. Намунаи татбиқи як мақсадро доир ба ҳалли масъалаҳо, масъалаҳои баръакс.

Хонанда ин талаботро дар ҳолате ичро карда, ба маънояш сарфаҳм меравад, ки фаъолиятҳои зеринро ичро кунад.

	Фаъолияти тавсияшаванда
1.	Матни масъаларо пурра хонад, ададҳои маълум ва номаълумро чудо карда тавонад: Ҳангоми хондан ба саволҳои иловагӣ ҷавоб гӯяд: дар масъала сухан дар бораи чӣ меравад? Дар ҷумлаи якум чӣ маълум аст?
2.	Саволи масъаларо чудо карда тавонад: Ҳангоми ичрои ин амал ба ҷунин саволҳо ҷавоб дихад: Дар масъала чӣ номаълум аст? Аз мо чӣ талаб карда мешавад?
3.	Шарти муҳтасар ва ифодаро тартиб дода, ҳал карда тавонад: Мустақилона шарти муҳтасар ва ифодаро тартиб дода, ҳал кунад. Кори якдигарро муҳокима намоянд.
4.	Яке аз ададҳои маълумро номаълум, номаълумро маълум қабул карда, саволи масъаларо тағйир дода тавонад: Ҳар як зинаи дар боло додаро ботартиб ичро карда тавонад: Аз масъалай додашуда масъалай баръакс тартиб дихад.

Махзани асрор

1. **Душворӣ дар таснифоти масъала дар синҳои ибтидой.** Гурӯҳбандии маҷуда ба маъни он таъсир расонда наметавонад: «масъалаҳои якамала, дуамала, сода, мураккаб» ба хонандгон дар ҳалли масъалаҳо ёрӣ расонда наметавонад.

2. **Душворӣ дар тартиб додани шарти масъала.** Шарти мухасари масъала сохтори алоқамандии онро нишон намедиҳад, нишон додани шарт дар алоҳидагӣ фикрронии абстрактро талаб меқунад, ки талабагони сустхон барои дарки он азоб мекашанд. Аз ҳамин ҷо душвориҳо дар муайян кардани роҳҳои ҳалли масъалаҳо пайдо мешавад.

3. **Душворӣ дар муайян намудани тарзи ҳалли дурусти масъалаҳо.** Одатан тарзи ҳалли масъаларо аз назар нагузаронда, амалҳои математикиро аз назар мегузаронанд, ҳол он ки онҳо аз ҳамдигар ба қуллӣ фарқ меқунанд.

4. **Душворӣ дар пайдарҳами масъала.**

Қадами 4. Кор дар гурӯҳҳо. Намунаи усули маъсалаҳои зеринро хонда, аҳамияти онҳоро муайян намоед.

Масъалаи 1.



Азиз аз як шоҳ 8-то ва аз шоҳи дигар 3-то зиёдтар себ канд. Азиз аз шоҳи дуюм чанд то себ канд?

Масъалаи 2

Умед 5-то пуфак дорад, ки ин назар ба пуфакҳои Замира 2-то камтар аст. Замира чанд то пуфак дорад?

Умед	○ ○ ○ ○	
Замира	○ ○ ○ ○	

Масъалаи 3

Дафтар 90 дирам, табрикнома 50 дирам. Дафтар нисбат ба табрикнома чӣ қадар гарон аст?

Дафтар _____ ?
Табрикнома _____


Масъалаи 4

Азиза, Салима ва Фирӯза 10-то расм доштанд. Азиза 3-то расм, Салима 4-то расм дошт. Фирӯза чанд-то расм дорад?

10		
Азиза	Салима	Фирӯза
3	4	?

Масъала 5

Як бино 5 ошёна, бинои дигар 9 ошёна. Бинои дуюм назар ба бинои якум чанд ошёна зиёд дорад?



- а) аёнӣ (бо ашёҳо) ҳал кардани: - ҳақиқӣ (дафтар, қалам, сангчаҳо, чӯбчаҳо...); - қолаб, шаклан ба нусха мувофиқ бошад (мурғобичаҳо, турбачаҳо, помидор...); - аз қолаб, ки ба нусха мувофиқат намекунад истифода бурдан лозим аст. Дар модели аёнӣ ҳал айнан бо иштироки ҳаракати дастон ичро карда мешавад. Ҳар як ашёро айнан мебинанд, даст мерасонанд, чудо мекунанд....

- б) нақша, расм (схема) имконияти аёнӣ нишон додани мазмуни масъаларо нишон медиҳад, ки ҳалли масъаларо осон мегардонад.



Махзани асрор
Ҳалли масъалаҳо ва инкишофи тафаккури хонандагони синфҳои
ибтидой

Ҳалли масъалаҳо дар таълими синфҳои ибтидой мавқеи муҳим дорад. Он дар инкишофи тафаккурии мантиқии хонандагон сахм мегузорад. Ба воситаи пайваста ҳал кардан масъала хонандагон:

- *бо роҳҳои гуногуни ҳалли масъалаҳои ҳаётӣ шинос мешаванд;*
- *дар онҳо таҷриба пайдо мешавад;*
- *маҳорати мубоҳиса пайдо мекунад;*
- *аз тақлидкорӣ ба кори мустақилона мегузаранд.*

Қадами 5. Кор дар гурӯҳҳо. Масъалаи зеринро хонда марҳилаҳои ҳалли онро дар варақи калон нависед ва муаррифӣ намоед.

Масъала

Аз шаҳри Душанбе ва ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ ду автобус дар як вақт ба пешвози якдигар ба роҳ баромада, пас аз 2 соат воҳӯрданд. Суръати як автобус 31 км/ соат, суръати автобуси дигар 33 км/ соат буд.

Масофаи байни Душанбе ва Ҷалолиддини Румӣ ёбед

Қадами 6. Кор дар гурӯҳҳо. Қисми усулҳои таълими масъаларо хонед ва шарҳ дихед.

Дар синҳҳои ибтидоӣ масъалаҳои гуногунро истифода менамоянд

Дар ҷараёни истифодаи масъалаҳои матнӣ марҳилаҳои зерин истифода мешаванд:

1. Ҳондан ва дарк кардани мазмуни матни масъала.
2. Ҷустуҷӯйи роҳҳои ҳалли масъала.
3. Интихоби роҳи қулий ҳалли масъала.
4. Санчиши ҳал.
5. Кори эҷодӣ бо масъалаи ҳалкарда.

Фаъолияти маърифатӣ, мустақилона фикр кардан, ки аз ҳалли масъалаҳо бармеояд, барои муайян кардани мавқеи хонанда дар муҳити нав, пайдо намудани усулҳои нав дар ҳалли масъалаҳо на танҳо ҳоҳиши аз худ намудани дониши нав, балки роҳҳои ба даст овардани он замина мегузорад.

Барои ин лозим аст, ки хонандагон:

- матнро бодиққат хонанд,
- мазмуни онро тасаввур карда тавонанд,
- шарти муҳтасари онро ба роҳҳои гуногун навишта тавонанд (тасвири ашё, расм, нақша)
 - тартиб додани нақша,
 - навиштани тарзи иҷро,
 - санчиши иҷро
 - тартиб додани нақши баръакс ва ғайра

Ҳамин тавр, ҳалли масъала ба инкишофи тафаккури мантиқии хонандагон, фаъолияти маърифатӣ ва мустақилона ҳал кардани масъалаҳо дар ҳар як марҳила мусоидат менамояд.

Ҳалли масъалаҳо инчунин дар ташаккул додани фаҳмиши мукаммали ифодаҳои математикӣ мавқеи муҳим дорад, ба воситаи онҳо дониши назари математикиро, ки баронома пешниҳод менамояд, азҳуд меқунанд.

Роҳҳои истифода бурдани усулҳо дар инкишофи фикрронии мантиқӣ дар ҳалли масъалаҳо дар зер нишон дода мешаванд

I. Марҳилай шиносоӣ бо мазмуни матн

1. Кор ба қисми мураккаби масъала аз омӯзиши мазмуни он сар мешавад. Барои хуб азҳуд кардани он бояд ҳар як хонанда на танҳо матнро шунавад, балки онро мустақилона хонад. Агар барои фаҳмидани мазмуни он фикр кардан лозим бошад, пас барои хондани он бояд ба хонандагон вақт дода шавад (1

-2дақиқа). Дар вақти хондан хонандагон бояд ба маънои он дикқат диханд. Ин ҳам барои фаҳмидани соҳтори масъала ва ҳам барои фаҳмидани истилоҳи математикӣ, алоқамандии чизи додашуда, бузургии маълум ва номаълум хеле муҳим аст.

2. Ҳангоми кор бо матн дикқати хонандагонро пеш аз ҳама ба мазмуни ҳар як калима ва ададҳои овардашуда сарфаҳм рафтан равона карда шавад, ки он : барои

тасаввури ҳақиқии мухити дар масъала овардашуда кўмак карда тавонад. Аз матн чудо карда тавонистани бузургиҳои маълум ва номаълум, муайян намудани шарт ва саволи масъала, инчунин навишти тавонистани шарти мухтасари масъаларо омӯзондан ва дар амал татбик карда тавонанд

3.Баъди кори шифоҳӣ бо матн бояд маънои он ба услуби математикӣ гардонда шавад, то ки шарти мухтасари он қайд шавад(дар шакли нақша ва расм). Ин имконияти аёйи муайян намудани муносибат байни бузургиҳои додашударо нишон медиҳад. Дар навишти шарти мухтасар муносибат байни ададҳои маълум ва номаълум муайян мегардад. Чӣ маълум аст ва чиро бояд ёфт? Кадом ахбори нав барои ҷавоб додан ба саволи асосӣ лозим мешавад?

II. Марҳилаи дарки мазмуни масъала

Барои таҳлили мазмуни ин масъала шарти масъаларо чудо карда ба саволҳои он ҷавоб додан мумкин аст.

Ин масъала дар бораи чист? (Дар бораи ҳаракати ду автобус; ҳаракати онҳоро суръат, вақт ва масофа муайян мекунад.)

- *Дар масъала чиро бояд ёбем? (Масофаи байни Душанбе ва ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ)*

- *Дар бораи ҳаракати ҳар як автобус чӣ маълум аст?*
- 1) автобусҳо ба пешвози якдигар ҳаракати карда истодаанд;
- 2) баъди 2 соат бо ҳам воҳӯрданд;
- 3) суръати ҳаракати автобуси аввал - 31 км/соат;
- 4) суръати ҳаракати автобуси дуюм - 33 км/соат;
- 5) вақти ҳаракати автобусҳо як хел аст.

- *Дар масъала чӣ номаълум?*

- *Масофаи байни Душанбе ва ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ.*

Барои дарки мазмуни масъалаҳо ва тартиб додани нақшай ҳалли он сода кардани он муҳим аст. Барои ин дуруст тақсим намудани қисмҳои мантиқии матн, аҳамияти қалон дорад. Чун дар масъала сухан дар бораи ҳаракат меравад, онро ин тавр гуфтан (navishtan) мумкин аст: «Суръати ҳаракати автобуси якум - 31 км/соат, суръати ҳаракати автобуси дуюм - 33 км/соат.

Баъди 2 соат автобусҳо бо ҳам воҳӯрданд. Масофаи байни Душанбе ва ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ ёбед»

III. Бисёр вақт шарти мухтасари масъаларо дар ҷадвал навиштан мувофиқ аст. Дар мисоли масъалаи боло ҷадвал сурати зайлро мегирад:

Суръат	Вақт	Масофа
I м. 31 км/соат		
II м. 33 км/соат	2 соат	?

Дар фаъолияти мазкур такрор ба такрор шарҳи мухтасари масъаларо навиштан шарт набуда, тасвири нақша беҳтар аст.

Ба воситаи ҷадвал дар хонандагон малакаҳои муайян намудани чизи маълум ва номаълум, тақмили истилоҳи математикӣ, интихоб намудани роҳи ҳал ташаккул меёбад ва батадриҷ хонандагон мантиқан фикр карданро ёд мегиранд.

IV. Дар марҳилаи ҷустуҷӯйи ҳалли масъала.

Яке аз усули маъмултарин барои ҷустуҷӯйи ҳалли масъала чудо кардани матн ба қисмҳо мебошад.

Таҳлили масъала дар шакли занчири мубоҳисаҳо, ки метавонад аз шарти додашуда ё савол иборат бошад, сурат мегирад.

Дар вақти таҳлил аз матни додашуда аввал саволҳои иловагии ёрирасон муайян намуда, сипас саволи асосии масъаларо баён кардан лозим аст. Аз ин рӯ саволе, ки дар

матни масъалаҳо дида мешаванд саволҳои иловагии ёрирасон қабул кардан қулай мебошад Хонандагон дар вақти таҳлили масъала саволгузориро тавре ба роҳ монанд, ки бузургихои маълум ва номаълумро фарқ карда тавонанд ва барои ҳалли он ёрӣ расонад

V. Марҳилаи таҳлил

Масъаларо бо усули таҳлил ҳал мекунем: Барои муайян намудани масофа байни ду шаҳр:

1. Суръати ҳар ду автобус маълум
2. Вақт маълум
3. Барои ёфтани масофа чӣ кор кардан лозим аст?

Мақсади асосии усули мазкур матнро ба қисмҳои алоҳида ҷудо намуда, маънои онро хубтар дарк кардан аст. Ин аз хонандагон маъсалияти фикриро талаб намуда, фикронии мантиқиро инкишоф медиҳад.

Марҳилаи санчиши ҳалли масъала

Санчиши ҳал барқарор намудани дурустӣ ё нодурустии ҳалли масъала аст Дар вақти санчиш дар асоси фаъолиятҳои фикрӣ ё амалӣ бояд ҳулоса ба тариқи мубоҳиса ташкил шавад: « Азбаски ин масъала ...ҳал карда шудааст, дуруст/ нодуруст аст.

Махзани асрор

Баъзе усулҳо барои санчиши, ки барои дуруст ё нодуруст будани масъала ёрӣ мерасонанд.

1. Тахмин кардан.

Мақсади ин усул - пешгӯйӣ кардани дурустии ҳалли масъала. Тахмин ба савол ҷавоб медиҳад: «Оё масъала дуруст ҳал шудааст?» фақат дар мавриде ки ҳалли масъала ба пешгӯйи мувофиқат нақунад.

Мисол барои ин усули пешниҳодшуда

Масъала. Карим 5- то пуфак дошт, Нигина 3-то зиёдтар пуфак дорад. Онҳо ҳамагӣ ҷанд пуфак доранд?

Баъди таҳлили шарти масъала, пеш аз шурӯъ ба ҳалли он чунин, савол додан мумкин аст: «Шумо чӣ фикр доред, пуфакҳо аз 5 зиёд ё кам?»

Бисёр хуб мешуд, ба шарте ки ҷавоб чунин шавад: «Пуфакҳо аз 5 зиёданд, чунки ин пуфакҳои Карим ва боз аз Нигина ҳамин қадар, яъне онҳо аз 5 зиёданд». Баъди дарёftи ҷавоб ба мубоҳиса – пешгӯйи бармегардем ва чунин ҳулоса мебарорем, ки масъала дуруст аст.

2. Муносибати ҳалли масъала бо шарти он.

Мисол барои ҳалли масъала: «Барои ниҳолшинонӣ 600 бех сафедор ва 400 бех арча оварданд. Онҳоро дар ҷӯякҳо баробар шинонданд. Дар натиҷа сафедор 5 қатор нисбат ба арча зиёд баромад. Ҷанд қатор сафедор ва ҷанд қатор арча дар алоҳидагӣ шинонда шуд?» - маълум мегардад, ки 15- қатор сафедор ва 10- қатор арча шинондаанд.

Матни масъаларо хонда, саволро дар он тағиیر дода: « Барои шинондан 600 сафедор ва 400 арча оварданд. Онҳоро дар ду қатор баробар шинонданд. Сафедор 5 қатор нисбат ба арча зиёд баромад. Сафедор 15 қатор – арча – 10 қатор»

Муайян менамоем, ки дар ин матн номувофиқӣ вуҷуд дорад?

Муҳокима мекунем. Дар шарт гуфта мешавад, ки сафедор 15 қатор зиёдтар нисбат ба арча. Аз ин ҷо мебарояд, ки дар 5 қатор зиёдтар ($15 - 10 = 5$ (к)). Давомашро месанҷем, ки дараҳтон дар ҳар як қатор баробар: $600 : 15 = 40$ (шумораи сафедор дар як қатор), $400 : 10 = 40$ (шумораи арча дар қатор)

Агар фикрҳо муқобил набошанд, ҳалли масъала дуруст аст.

Тарзи дигари ҳалли масъала

Агар масъаларо бо роҳи дигар ҳал кардан мумкин бошад ва ҳулосаҳо яхела бароянд. гуфтан мумкин аст, ки масъала дуруст ҳал карда шудааст.

Мисол: «Аз ду деха, ки масофаи байнашон 13 км аст, дар як вақт ба муқобили ҳамдигар ду мототсиқлрон баромаданд ва баъди 5 дақиқа воҳӯрданд. Яке аз онҳо дар як дақиқа 1 км 200м ҳаракат намуд. Мототсиқлрони дигар дар як дақиқа ҷанд метрро тайкард?

Ҳал:

Санчиш:

$$1) 1200 \times 5 = 6000 \text{ (м)}$$

$$2) 13000 - 6000 = 7000 \text{ (м)}$$

$$3) 7000 : 5 = 1400 \text{ (м/мин)}$$

Чавоб: 1400 м/дақиқа

$$1) 13000 : 5 = 2600 \text{ (м)}$$

$$2) 2600 - 1200 = 14000 \text{ (м/дақиқа)}$$


Масъалахое, ки характеристи эчодай доранд.

Қадами 8. Кори гурхай: Масъаларо хонда, ҳал намоед

Масъала

Вазни ду чомадони якхела ба вазни ду борхалта ва چувздан баробар аст.

Вазни чомадонро ёб, агар вазни борхалта 8 кг ва چувздан 4 кг бошад.



Чустучүйи рохи ҳалли масъала душворай надорад.

Хусусияти таҳлили масъалахои гайримуқаррары

Ба масъалахои характеристи эчодай дошта масъалахое дохил мешаванд, ки тарзи ҳалли онҳо душвортар аст ва ин навъи масъалаҳо бо якчанд роҳ ҳал карда мешаванд.

Таҳлилро аз рўйи расм чунин ташкил кардан мумкин аст:

- Дар кучо вазни чомадону борхалтаҳоро месанҷанд? (Ҳангоми нишаст ба ҳавопаймо.)
- Барои чӣ ин корро мекунанд? (Бори ҳавопаймо зиёд нашавад.)
- Кӣ бештар борхалтаҳои худро ба бағоч медиҳад? (Геологҳо ва сайёҳон.)
- Дар бораи бағочи геологҳо мо чӣ медонем? (Вай ду борхалтаи вазнашон якхела ва сумка дод.)
- Вазни онҳо чӣ қадар аст? (Бале, 8 кг, 8 кг ва 4 кг.)
- Бағочи мусофири дигар аз чӣ иборат буд? (Чомадонҳои вазни якхеладошта.)
- Боз барои мо чӣ маълум ва муҳим аст? (Вазни бағочи геолог ва мусофири дигар баробар аст!). Ҳангоми муҳокимаи шарти масъала аз расм – нақша низ истифода кадан мумкин аст.

Ду усули ҳалли масъалаҳо мавҷуд аст:

- Усули инфириодӣ – шиносой бо алгаритм ва онро автомати қунондан;
- Усули умумӣ – ба дониш тааллук дорад, яъне худи масъала чист, зинаҳои ҳалли масъалаҳо ва маҳорати ҳал кардани ин зинаҳо

Қисмҳои ҳалли масъалаҳо	Мақсади қисм	Усулҳои ҳалли қисм
1. Таҳлили мазмуни масъала	Фаҳмад, чудо кунад, муносибат, алоқамандӣ, вобастагиро муайян кунад.	Ҷудокунии мантиқӣ ба қисмҳо, фаҳмондани калима, иваз кардани терминҳо, чудо кардани (бартараф кардани) калимаҳое, ки муҳим нестанд Таҳияи намуна.
2. Ҷустуҷӯйи нақшай ҳал	Муайян кардани вобастагӣ ва алоқмандии ҳар як додашуда (маълум) ва номаълум вобаста ба муносибати чизи маълум бо номаълум	Бо намуна
3. Ичрои нақшай ҳалли масъала.	Ичрои масъала.	Бо амалҳо, бо саволҳо шарҳ додан, муодилаҳо,...
4. Санчиш.	Алоқамандӣ ба шарти масъала.	Тартиб ва ҳалли масъалаҳои баръакс, ҳалли масъала бо роҳҳои дигар.

Ниҳоят муҳим аст, ки хонандагон мазмуни масъаларо дарк кунанд ва барои масъала мустақилона намуна тартиб дихад.

Қадами 9. Кори фардӣ. *Ба савол ҷавоб нависед. Масълаҳои зеринро хонед ва гӯед, ки ин намуди масъалаҳоро дар қадом маврид истифода бурдан мумкин аст?*

Ман бояд чиро донам?

Дар ин ҷо чор масъала дар ҷорҷӯбай А дода шудаанд, лекин шумо бояд донед, бо яке аз ин далелҳо ин масъаларо ҳал карда метавонед.

Барои ҳар як масъала шумо метавонед далелро аз ҷорҷӯбай Б ёфта, масъаларо ҳал кунед.

A.

1. Масъала. Валий чор соат кор кард.

Ӯ чӣ қадар пул кор кард?

Валий муаллим аст.

Вай дар 2 рӯз 8 соат кор мекунад.

Вай 5 сомон барои як соат пул мегирад.

B.



A.

2. Ҷамила якчанд қалам

харид
Ұ 45 дирам сарф кард.
Вай чанд то қалам харид?
А.
Б.

3. Карим 5 қуттің күлчақаңда харид.
Вай чанд дона күлчақаңда харид?

Ҳар яқ қалам 5 дирам нарх дорад.
Ручка 15 дирам нарх дорад.

A

4. Сайд ин ҳафта 60 сомонӣ кор кард.
Ӯ дар як соат чанд сомонӣ кор кард?

E.

Вай асосан дар якъафта 6 соат кор мекунад
Ў хафтаи гузашта 3 соат кор кард
Ин ҳафта вай 2 соат кор кард.

Масъалаҳо доир ба синну сол

а) Падар чансола бошад, агар писараиш 16- сола аст?
б) Писар чанд сола бошад, агар падар 40 солааст?

Сол ? **9сола**
а) Модар аз духтар 4 маротиба калон.
Модар чандсола аст?
б) Модар чансола буд, вақте ки духтар таваллуд шуд

а) Модар 28 сола буд ,ки писарашиб дунё омад.

Модар чандсола сат?

б) Баъди 5 сол, синну соди онҳо чӣ кадар фарӯ мекунанд.

55 сода

Can? ?

33 сола Сол а) Падар 33 сола буд, ки дүхтараш ба дүйнө омад

а) Падар үз сола буд, к
Лухтар наил сола сат?

б) Дар синшүү соли онхо шайтан калар фарк бул?

Методика

Оё мумкин аст, дар як моҳ панҷ рӯзи истироҳат бошад? Ё панҷ рӯзи чумъа? Бо наробҳои худат фахмон.

Зооходи х. Матапа



Собир аз китобхона китоберо гирифт. Дар вақти хондан маълум шуд, ки баъзе саҳифаҳои китоб намерасанд. Агар баъди саҳифаи 26 саҳифаи 85 биёд, чанд саҳифа намерасад?

Масъала



Ҳар солдар оила ба Маҳмуд дар рӯзи мавлудаш китоб тӯхфа мекарданд. Маҳмуд соли 1996 дувоздаҳсола шуд ва ў китоби чорумро тӯхфа гирифт. Маҳмуд кадом сол, кадом моҳ ва кадом рӯз таваллуд шудааст?

Кори лоиҳавӣ. Таҳияи нақшай яқсоатай дарои таълими навъҳои гуногуни масъалаҳо дар синфҳои ибтидоӣ (интихобӣ)

1. Мақсади таълимиеро аз барнома интихоб намоед.
2. Нишондиҳандаҳои расидан ба ин мақсадро таҳия намоед.
3. Барои ҳар як нишондиҳанда фаъолият тартиб дихед.
4. Пайдарпайии фаъолияти муаллиму хонандагонро дар нақша нишон дихед.
5. Воситаҳои арзёбии ҳар як нишондиҳандаро муайян кунед.
6. Онро ба тарзи нақшай яқсоатай дарсӣ пешниҳод намоед.

Талабот ба омодагии математики

Иқтиbos аз стандарти таҳсилоти ибтидоӣ (соли 2009)

Дар ин қисм талаботи ниҳоӣ ба омодагии математики дар ду дараҷа пешниҳод карда мешаванд. Дараҷаи якум, имконияти фарогирӣ курси математикаи мактабиро, ки мактаб ба хонандагон ҳатман бояд пешниҳод кунад, ба қайд мегирад. Ин дараҷа натиҷаи ниҳоиеро нишон медиҳад, ки хонандагон бояд барои фарогирӣ он кӯшиш кунанд. Фарогирӣ донишҳо бояд бо мазмуни китобҳои дарсӣ ва сифати баланди таълим таъмин карда шаванд. Дараҷаи дуюм - дараҷаи ҳатмии тайёрӣ буда, донишҳоеро медиҳад, ки бояд ҳамаи хонандагон фаро гиранд.

Дараҷаи омодагии ҳатмӣ бо ҳал кардани масъалаҳои мувофиқ мушахҳас гардонида мешавад. Ин имконият медиҳад, ки ташкилот ё шахсони ба раванди таълим алоқаманд натиҷаи ҳатмиро санҷида тавонанд.

Стандарти таҳсилоти математикиро аз рӯйи гуногуни барномаҳои таълим, китобҳои дарсӣ ва шаклҳои мухталифи таълим таъмин кардан мумкин аст. Стандарт имконият медиҳад асоси ҳатмии таҳсилоти математикиро ба қайд гирифта, дар ҳамин асос барнома ва китобҳои дарсии математика таҳия гарданд ва раванди тафриқавии таълими математика таъмин карда шавад.

Адад, ҳисоббарорӣ ва унсурҳои алгебра

Ҳадди ақали таҳсилот имконият медиҳад, ки хонандагон:

- дар бораи ададҳои натуралий, ҳамчун натиҷаи шумур ва ҷенкунӣ, дар бораи беохирӣ маҷмӯи ададҳои натуралий тасаввурот ҳосил карда, хусусиятҳои соҳтори қатори ададҳои натуралиро идрок намоянд;
- принсипҳои навишти даҳии ададҳоро азхуд кунанд; дар мисоли системаи даҳии ҳисоб ва рақамгузории румӣ, дар бораи навишти ададҳо тасаввурот дошта бошанд;
- ҷор амали арифметикиро омӯзанд, рамзҳо ва истилоҳҳоро азхуд кунанд; дар бораи хосиятҳои амалҳои арифметикий бо ададҳо, робитай байни амалҳо тасаввурот ҳосил карда, машқҳои ба ҷанд амал мувофиқро иҷро кунанд;

- малакаи ҳисоби шифоҳӣ (даҳонӣ) пайдо карда, онҳоро ҳангоми ҳалли машқҳои даҳонӣ истифода баранд, ки ба дониш оид ба хосияти амалҳо ва таркиби ададҳо вобастаанд;
- сохтани ифодаҳои ададиро барои масъалаҳои на он қадар мураккаб омӯзанд, ҳарфҳоро барои навишти ифодаҳои содда истифода баранд, ифодаҳои ҳарфии намуди $x + 2$, $x - 3$, $5 \cdot x$, $6 : x$ -ро бо истифодаи истилоҳи **сумма, фарқ, ҳосили зарб** ва **тақсим** хонда тавонанд;
- дар ҳалли масъалаҳои гуногуни матнӣ таҷриба ҳосил кунанд;
- малакаҳои ибтидоии баҳодиҳии миқдориро инкишоф дода, ибораҳои **таҳминан** (**тақрибан**), **ҳамин қадар, як миқдор зиёд (кам)** ва ғайраро азҳуд кунанд ва дар нутқ истифода баранд;
- бо ҳиссаҳо ва қасрҳо дар моделҳо (муқоиса, ҷамъ, тарҳ) ва ҳангоми ҳалли масъалаҳои содда таҷрибаи на ҷандон мураккаби амалий дошта бошанд.

Ҳонандагон бояд:

- ададҳоро дар ҳудуди миллион хонда ва навишта тавонанд;
- техникаи ҳисобро (ба тартиб шуморидан, баръакс шуморидан, ҷуфт-ҷуфт шуморидан ва ғ., ададҳои пешоянд ва пасояндро номбар кунанд ва ғ.) донанд;
- ададҳои натуралиро байни ҳуд муқоиса кунанд, аломатҳои «>», «<» ва «=» -ро дуруст истифода баранд;
- ҷамъ, тарҳи ададҳои се ва ҷорроқама, зарбу тақсим ба ададҳои яқроқама ва дурақамаро ҳаттӣ иҷро кунанд; тағтиши дурустии ҳисобро дар асоси дарки алоқаи амалҳои ҷамъу тарҳ ва зарбу тақсим амалий гардонанд;
- натиҷаҳои ҳолати ҷадвалӣ додани ҷамъ, тарҳ, зарб, тақсимро дар хотир гиранд, дар ҳудуди 100 ҳисобкуни даҳонӣ гузаронида тавонанд;
- ҳангоми навишти ифодаҳои ададӣ мағҳумҳои **сумма, фарқ, ҳамзарб, тақсимро** фаҳманд ва истифода баранд, аъзои амалро дуруст номбар кунанд, маҳорати ёфтани аъзои номаълуми амалро дошта бошанд;
- қимати ифодаҳои ададиро (дар 2-3 амал), аз ҷумла бо қавсҳо ёфта тавонанд;
- ифодаҳои **ҳамагӣ, бақия, ба ҳам баробарро** дарк карда, масъалаҳои содда ва мураккаби ба онҳо алоқамандро ҳал карда тавонанд;
- аз вобастагии байни бузургихо (нарҳ, миқдор ва нарҳи мол, суръат, вақт ва масофа ва ғайра) истифода бурда, масъалаҳои мазмуни амалидоштаро ҳал кунанд;
- ибораҳои **ним, сеяк, чорякро** фаҳмида истифода намоянд; ҳиссаҳоро бо ёрии қасрҳо ифода карда, онҳоро дар ягон модели геометрӣ (мисол, доира, квадрат, росткунҷа ва ғайра) нишон дода тавонанд.

Намуди зерини масъалаҳоро ҳал карда тавонанд:

- Ададҳоро хонед: 1349, 64 023, 13 008.
- Бо ададҳо ифода кунед: сию ду ҳазору дусаду панҷоҳу нӯҳ; ёздаҳ ҳазору панҷсад.
- А. Ададеро номбар кунед, ки пас аз адади 67, 96, 439 меояд.
Б. Ададеро номбар кунед, ки пеш аз адади 28, 85, 300 меояд.
В. Байни ададҳои 93 ва 104 қадом ададҳо ҳастанд.
- Амалҳоро иҷро кунед:
 - $4523 + 7509$; б) $7403 - 456$; в) $231 \cdot 63$;
 - г) $38 \cdot 104$; д) $4752 : 24$; е) $2727 : 27$.

5. Даҳонӣ ичро кунед:

- а) $39 + 27$; б) $87 - 38$; в) $43 \cdot 2$;
г) $68 : 6$; д) $33 + 0$; е) $16 \cdot 0$.

6. Чамъшавандай номаълумро ёбед: $39 + x = 48$.

7. Тарҳшавандай номаълумро ёбед: $b - 62 = 12$.

8. Кадом ададро ба 22 зарб кунем, то ки 88 ҳосил шавад?

9. Амалҳоро ичро кунед: $108 : 27 + (134 - 26)$.

10. Амалҳоро ичро кунед: $505 : 5 + 4 \cdot 37 + 23$.

11. Муқоиса кунед: а) 348 ва 449; б) 3109 ва 3019.

12. Як дафтар 48 варақ дошта, дафтари дигар аз он 36 варақ камтар дорад. Ҳар ду дафтар якҷоя чанд варақ доранд?

13. Дар фабрикаи либосдӯзӣ 700 метр матоъ буд. Моҳи якум 244 метр ва моҳи дуюм аз он 48 метр зиёдтар матоъро либос дӯхтанд. Ҳамагӣ чанд метр матоъ боқӣ монд?

14. Дар як чарҳ 84 метр ва дар дигараш 3 маротиба зиёдтар сим пеҷонданд. Дар ҳар ду чарҳ чанд метр сим пеҷонданд?

15. Нархи китоб 6 сомонӣ ва дафтар 2 сомонӣ аст. Барои 3 китоб ва 4 дафтар чанд сомонӣ сарф кардан лозим меояд?

16. Велосипедрон дар як соат 15 км роҳ тай мекунад. Вай дар 4 соат чанд км роҳ тай мекунад?

17. Агар қатора дар як соат 65 км роҳ тай кунад, масофаи 780 км–ро дар чанд соат тай мекунад?

18. Масофаи байни ду шаҳр 360 км мебошад. Агар суръати автомашина дар як соат 60 км бошад, пас аз 4 соати ҳаракат чанд км роҳ боқӣ мемонад?

19. Қобил аз 64 қалами рангаи чамъкардааш нисфашро ва боз 7 –тоашро ба хоҳараш тӯхфа кард. Қаламҳои боқимондаи Қобил чандтоанд?

20. Росткунчаеро созед, ки тарафҳояш 4 ва 8 катақча дошта бошанд. $\frac{1}{2}$ ва $\frac{3}{4}$ қисми росткунчаро ранг кунед?

21. Барои хариди асбобҳои хониш талаба 60 сомонӣ сарф кард, ки аз се як ҳиссаи пулҳои ӯро ташкил медод. Талаба дар аввал чанд сомонӣ пул дошт?

Фигураҳои геометрӣ ва ҷенқунии онҳо

Омӯзиши маводи барнома имкон медиҳад, ки хонандагон:

- таҷрибаи ҳаёти худро ба низом оварда, фигураҳои геометриро ҳамчун инъикоси ашёи олами атроф фаҳманд;

- бо фигураҳои геометрии гуногун (нукта, порча, хати рост, бисёркунча ва намудҳои он, давра, доира) шинос шуда, барои онҳо номҳои мувофиқро истифода бурда тавонанд; ин фигураҳоро донанд ва бо баъзе ҳосиятҳои онҳо шинос бошанд;

- маҳорати соҳтани тасвири фигураи геометриро дошта бошанд: онҳоро бо ёрии асбобҳои геометрӣ (хаткашак, секунча, паргор) созанд ва расми фигураҳои асосии ҳамворро тасвир кунанд; имконияти варақи катакро барои тасвири фигураҳои геометрӣ истифода баранд;

- бо вохидҳои гуногуни ченакҳои дарозӣ, масоҳат шинос шуда, асоситарини онҳоро дониста ва татбиқ карда тавонанд; барои чен ва муқоиса кардани дарозӣ ва масоҳат аз хаткашак ва вараки катакдор истифода бурда тавонанд; дар чен кардани дарозии хати шикаста ва масоҳати фигураҳои ҳамвор таҷриба ҳосил намоянд; бо ҷашм ба масофа баҳо доданро омӯзанд;

- фаъолияти баъзе намудҳои геометрияи конструктивӣ (аз когаз буриданни фигураҳои геометрӣ, ба қисмҳо ҷудо кардани фигура, соҳтани фигура аз қисмҳои таркибӣ ва гайра)-ро дошта бошанд.

Хонандагон бояд:

- аз расм порча, секунча, ҷорқунча (хусусан ростқунча ва квадрат), панҷкунча, давра ва гайра; фигураҳои геометриро дар атроф ҷуста, ҷудо карда тавонанд;

- порчаро чен карда, порчай дарозиаш маълумро соҳта, ба дарозии онҳо дар тасаввур баҳо дода тавонанд;


- бо ёрии асбобҳои созиш (хаткашак, секунча) ростқунчаҳо, квадратҳо, секунчаҳо соҳта тавонанд;

- периметри (дарозии тарафҳои) бисёркунча, масоҳати ростқунча ва масоҳати фигурае, ки аз квадратҳои вохидӣ таркиб ёфтааст, ҳисоб карда тавонанд;


- вохидҳои ченаки дарозӣ (мм, см, дм, м, км) ва нисбати байни онҳоро донанд ва истифода бурда тавонад; вохидҳои ченаки масоҳат (см.кв., дм.кв., м.кв)-ро донанд ва истифода бурда тавонад.

Ҳал кардани масъалаҳои намуди зерин ҳатмист:

1. Аз расми 1 ҷорқунчаҳоро ҷудо карда, рақамҳояшонро нависед.





2. Аз расми 2 ростқунчаҳоро ҷудо карда, рақамҳояшонро нависед.



Расми 2.


3. Порчай дарозиаш 7 см созед.

4. Дар расми 3 секунчаҳо тасвир шудаанд, онҳоро ёфта, ранг кунед.




Расми 3.

5. Дар расми 4 хаткаши тақсимотдор, ки дарозии ҳар як тақсимоташ 1 см мебошад, нишон дода шудааст. Дарозии порчай АВ чанд см аст?



Расми 4.

6. Тарафҳои секунчай дар расми 5 тасвиршударо чен карда, периметри онро ёбед.




Расми 5.

Расми 6.

7. Кадоме аз порчаҳои дар расми 6 тасвиршуда дарозтар аст?

8. Росткунчай тарафҳояш 2 см ва 7 см созед.

9. Масоҳати квадрати дар расми 7 тасвиршударо ҳисоб кунед.



10. Масоҳати фигураи дар расми 8 тасвиршуда ба чӣ баробар аст?

11. Агар дарозии росткунча ба 30 мм ва бараш 8 мм бошад, масоҳати росткунчаро ёбед.

12. Атрофи бино шакли росткунҷаро дорад, ки дарозиаш 56 м ва бараш 12 м аст. Дарозии девори онро ихотакунанда чанд метр мешавад?

13. Ҷойҳои холиро пур кунед:

$$2 \text{ м} = \dots \text{ см}; \quad 3 \text{ км } 400 \text{ м} = \dots \text{ м};$$

$$7 \text{ дм} = \dots \text{ см}; \quad 11 \text{ см } 6 \text{ мм} = \dots \text{ мм};$$

$$4 \text{ км} = \dots \text{ м}; \quad 2 \text{ м } 9 \text{ см} = \dots \text{ см};$$

$$15 \text{ дм} = \dots \text{ м} \dots \text{ дм}; \quad 110 \text{ см} = \dots \text{ м} \dots \text{ см}.$$

Санчиши ҳадди ақали дараҷаи тайёрии хонандагон аз математика

Тафтиши амалии талаботи стандарт таҳти назорати системаи муайяншудаи давлатӣ ва муаллим мебошад.

Назорати давлатӣ бо ёрии ташкилотҳои гуногун, аз ҷумла маъмурияти мактабҳо, гузаронида мешавад. Мақсади назорат ҷамъ қардани ахбор ва қабули қарорҳои даҳлдор мебошад. Барои информатсияи воеӣ гирифтан тафтиш бояд дар марҳилаҳои ниҳоии

чараёни таълим гузаронида шавад, ки натицаи ниҳоии таҳсилотро дар ин марҳилаҳо таҷассум карда тавонад.

Дараҷаи дониши хонандагонро бо ёрии пурсиши шифоҳӣ, корҳои хаттии озмоишии ҷорӣ ва ҷамъбастӣ, инҷунин тестҳо санҷидан зарур аст. Корҳои хаттӣ метавонанд танҳо аз масъалаҳои яқчинса ё омехта иборат бошанд. Корҳои озмоишии ҷорӣ мақсади санҷиши дараҷаи дониш ва малакаи хонандагонро аз рӯи қисматҳои асосии барномаи ҳар як синф дар назар дошта, пас аз омӯзиши мавзӯъҳои том гузаронида мешаванд.

Ҳангоми назорат ва тағтиши иҷрои стандарт аз тестҳои маҳсуси пешакӣ тайёр кардашуда, ки минимуми ҳатмии маълумоти математикиро дарбар мегиранд, истифода бурдан мумкин аст. Озмоиши анъанавӣ, пурсишҳои даҳонӣ низ дар назар дошта шудаанд.

Истифодай тестҳо танҳо воситаи баҳодиҳӣ набуда, ташхиси ҳолати дониш низ ҳаст, ки ба ислоҳи камбуҷӣ ва норасоиҳо бояд ёри расонанд. Санҷиши тестӣ бояд ба талаботи зерин мувофиқ бошад:

- масъалаҳо бояд ба дараҷаи стандарти давлатӣ мувофиқат кунанд;
- санҷиши тестӣ танҳо пас аз омӯхтани маводи зарурии назарӣ ва амалӣ аз рӯи мавзӯй муайян гузаронида мешавад;
- санҷиши тестӣ аз математика бояд маводи фанҳои дигари таълимиро дарбар нагирад.

Арзёбии иҷрои талаботи стандарт бояд дар марҳалаи охирини мактаби ибтидой, дар охири синфи ҷорӯм амалӣ гардонида шавад.

Стандарти фанни математикаи мактаби ибтидой ҳадди ақали таҳсилотро ба қайд мегирад, ки бояд ҳамаи хонандагон азҳуд намоянд.

Натиҷаи ҳатмии ниҳоии ҳадди ақали тайёрии математикӣ - дараҷаи тайёрии хонандаро ки талаботи стандарт мебошад, муайян кардан аст.

Талабот ба шароитҳои ташкил ва амалӣ гардонидани раванди таҳсил

Талабот ба таъмини қадрҳо.

Амалӣ гардонидани талаботи стандарти математикаи мактаби ибтидой ба зиммаи мутахассисони таҳсилоти миёнаи қасбии педагогӣ ё маълумоти олии қасбӣ бо таҳассуси «Муаллими синфҳои ибтидой» гузошта мешавад.

Талабот ба таъмини раванди методии таълим.

Талабот ба таъмини раванди методи таълими математика бояд дар асоси ҳуҷҷатҳои меъёрие, ки ҳар сол ташкилотҳои маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф оид ба таълими асосҳои илм дар соли таҳсил интишор менамоянд, пешниҳод шавад.

Раванди таълими математика бояд бо маҷмӯи воситаҳои методии зерин таъмин карда шаванд:

- 1) китоби дарсии «Математика» (синфҳои 1- 4);
- 2) дафтар барои математика (синфи 1);
- 3) маводи дидактикаи (синфҳои 1- 4);
- 4) роҳнамои методӣ ба китобҳои дарсӣ (синфҳои 1- 4);
- 5) маҷмӯаи масъалаҳо (машқҳо) (синфҳои 1- 4);
- 6) ҷадвалҳои намоиши ҷадвалҳо (синфҳои 1- 4);
- 7) дастурҳои методӣ барои намоиши ҷадвалҳо (синфҳои 1- 4);
- 8) мавод барои васоити техникий ва дигар васоитҳои намоиши (синфҳои 1- 4);
- 9) бозиҳои методӣ, супоришҳои шавқовар (синфҳои 1-2);
- 10) шарҳи муҳтасари китоби дарсии математика барои падару модарон (синфҳои 1- 4).

Талабот ба таъмини маводи техникий

Дастурҳои зарурии таълимию методӣ аз фанни математикаи мактаби ибтидой, ки ба ташкил ва раванди таҳсилот ёри мерасонанд:

- 1) шаклҳои (фигураҳои) геометрӣ;

- 2) албомҳо, ҷадвалҳо аз математика;
- 3) касетаҳои намоишӣ;
- 4) филмҳои таълимӣ ва кинофилмҳо;
- 5) адабиёти таълимию методӣ, лугати истилоҳоти курси математикаи мактабӣ.

Таъмини таълимию методӣ ва маводи техникии раванди таълими математикаро маъмурияти мактабҳо ва идоракуни маорифи маҳал ба ўҳда доранд.

Адабиётҳо:

1. Абдуллоев И. Алиев А. Зоолишоева Б. ва дигарон. Методикаи таълими математика дар синфҳои ибтидой (Модули таълимӣ). Душанбе:- Принт Хаус , 2007.
2. Барномаи таълими забони тоҷикӣ ва математика дар синфҳои ибтидой. 3.-Душанбе, 2007
4. Зиёев М. Н., Мирзоматов Н., Бадалова М., Роҳнамои муаллимони синфҳои ибтидой оид ба истифодаи барномаҳои нави таълими Забони модарӣ ва Математика Душанбе, 2008.
5. Курбонов С.Р., Беҳбудов Т.Б. Дастури таълим аз фанни математика,- Душанбе, 2007
6. Мухторов З., Муҳиддинов Ф. Асосҳои технологияҳои навини таълим.- Душанбе, 2007.
7. Китобҳои дарсии Математика барои синфҳои 1 - 4

Ба забони русӣ

1. Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах. Под ред. М.И. Моро и др. – М.: Педагогика, 1997.
2. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики в начальных классах. – М.: Просвещение, 1984.
3. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок, -Учитель, 2005.- часть I
4. Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. Начальная школа. Пособие для учителя.– Ростов н/Д.: Феникс, 2003.
5. Лысенкова С.Н. Когда легко учиться. – М.: Педагогика, 1985.
6. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1977.
7. Стойлова А.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: Учебное пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2001 Преподавание в начальных классах общеобр. шк.. – М.: Просвещение, 1988.
8. Теоретические основы методики обучения математике в начальных классах: Пособие для студентов фак. подгот. учителей нач. классов заоч. отделения. – М.: Институт практической психологии. – Воронеж: НПО “МоДЭК”, 1996.
9. Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах. Под ред. М.И. Моро и др. – М.: Педагогика, 1997.
10. Ginn Mathematics 4. Enrichment Textbook. Published by Ginn and Company Ltd. 1990.